

ОСАДДОШИ МАРДУМ

Нашрияи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон

№ 113 (4533)

ПАНЧШАНБЕ, 8 СЕНТЯБРИ СОЛИ 2022

Аз 1 январи соли 1991 чоп мешавад

Ҳамватанони азии!

Истиқлолияти давлатии Тоҷикистон – рӯйиоди таърихие, ки дар ҳаёти миллати кӯҳанбунёди тоҷик гардиши қулливу сарнавиштсозро ба вуҷуд овард ва мардуми мо ба шарофати ин падидаи зиндагисоз тақдирӣ ояндаи давлату миллати худро ба дасти хеш гирифтанд, 31-сола шуд.

Ба ифтихори ин ҷашни муқаддас ва бузург тамоми мардуми шарифи Тоҷикистон ва кулли ҳамватанони бурунмарзиамонро сидқан табрик меғўям.

Истиқлолияти давлатӣ барои мардуми мо имконияти нодири таърихӣ фароҳам овард, ки зери Парчами давлатии худ муттаҳид шуда, бо заҳмати аҳлонаву бунёдкорона бисёр мушкилоту монеаҳои сахту сангинро паси сар намоёнд ва кишвари махбубамонро ба марҳилаи рушди устувори иқтисодиву иҷтимоӣ расонанд.

Маҳз дар натиҷаи заҳмати содиқонаву ватандӯстонаи сокинони сарбаланди мамлакат пойдевори давлати навини тоҷикон ҳамчун давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва иҷтимоӣ гузошта



ноилшудаамонро таъмин намоем, зеро шиддатёбии бархӯрди манфиатҳои геополитикӣ дар дунёи имрӯза, вазии нобасомони иқтисоди ҷаҳонӣ, норасоии шадиди озукаворӣ, баланд гардидани нархи маҳсулоти ғизоӣ дар сартосари сайёра, инчунин, яроқнокшавии боши-тоб ва оғози дигарбории «чанги сард», мушкилоти вобаста ба тағйирёбии иқлим ва паҳншавии бемориҳои сироятӣ моро водор менамояд, ки дар татбиқи ҳадафҳои стратегияи миллӣ, пеш аз ҳама, ҳифзи амнияти озукаворӣ мамлакат ва иҷрои нақшаву вазифаҳои дар наздамон қарордошта ҳар чӣ бештар ва ғаёлона саҳми гузорем.

Дар вазияти печидаву ноороми ҷаҳони муосир ҳар як шаҳрванди оғози Тоҷикистон бояд дарк намояд, ки аз баракати истиқлолу соҳибистиқлоӣ, сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ мо ба чӣ неъматӣ бузурге муяссар шудаем. Яъне ҳар як фарди бонангу номуси Ватанро зарур аст, ки бо дарки амиқи қадру манзалат ва аҳамияти истиқлолу озодӣ ва бо заҳмати софдилонаву саъю талоши

ҲИФЗИ ДАВЛАТДОРИИ МИЛЛӢ ДАСТОВАРДИ БУЗУРГТАРИН ДАР ТАЪРИХИ НАВИНИ МИЛЛАТ АСТ

Паёми шодбошии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон

ба муносибати ҷашни 31-солагии Истиқлолияти давлатӣ

шаҳри Душанбе, 8 сентябри соли 2022

шуд, кишвари мо дар арсаи ҷаҳон эътироф гардид ва муҳимтар аз ҳама, барои пешрафти ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷомеа ва боз ҳама бештар гардидаи сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ шароити мусоид фароҳам оварда шуд.

Дар зарфи солҳои соҳибистиқлолӣ, бо вуҷуди таъсири манфии омилҳои бужорӣ ва равандҳои гуногуни байналмилалӣ, рушди бомароми иқтисодиёту иҷтимоӣ мамлакат таъмин гардид.

Дар соҳаҳои илму маориф, фарҳангу тандурустӣ, санозату кишоварзӣ ва дигар самтҳои ҳаёти ҷомеа исплоҳоту навсозӣ амалӣ гардиданд ва ҳамкориҳои мутақобилан судманди Тоҷикистон бо кишварҳои гуногуни олам густаришу тавсеа пайдо карданд.

Истиқлолияти давлатӣ Тоҷикистонро бо ҷаҳон ва ҷаҳонро бо Тоҷикистон наздик гардонид ва сиёсати «дарҳои қушода» боиси болоравии бесобиқаи нуфузу обрӯи Тоҷикистон дар байни ҷомеаи байналмилалӣ гардид. Маҳз татбиқи чунин сиёсати дурбинона ба фарогирӣ мустаҳкам гардидаи робитаҳои Тоҷикистон бо ҳамаи давлатҳои ҷаҳон, бахусус бо кишварҳои минтақа, мусоидат намуд.

Дар ин давра Ҳукумати мамлакат ҳамаи саъю талошро ба хотири фароҳам овардани шароити зиндагии арзанда барои ҳар як сокини кишвар равона сохта, бо истифода аз тамоми захираву имкониятҳои ҷиҳати ҳалли масъалаву мушкилоти соҳаҳои иҷтимоӣ, аз ҷумла илму маориф, фарҳангу тандурустӣ, ҷавонону занон, дастгирии гурӯҳҳои ниёзманду осебпазирӣ ҷомеа, ҷалби ҳар чӣ бештари наврасону ҷавонон ба таҳсилоти босифат, дар рӯҳияи ватандӯстиву ватанпарварӣ ва ҳисси баланди миллӣ тарбия кардани онҳо бисёр тадбирҳоро амалӣ гардонид. Дар натиҷа, мо дар зарфи 31 сол ҳамаи масъалаҳои давлатдорӣ ноил гардем, ки рушди минбаъдаи давлати соҳибистқлоламон ба онҳо вобастагии мустақим дорад.

Аз вартан нобудӣ наҷот додани давлати тозаистиқлоли тоҷикон, аз парокандагӣ раҳо бахшидани миллати

тоҷик, таъмин намудани сулҳу оромӣ ва ваҳдати миллӣ муҳимтарин дастоварди мо дар ин давра мебошад, зеро омулу орзуи таърихӣ миллати тоҷик ва ҳадафҳои ормонҳои имрӯзу фардои он танҳо дар шароити сулҳу оромӣ, Ватани озод ва давлати соҳибистиқлоӣ амалӣ шуда метавонанд. Бинобар ин, бо ифтихор иброз мебарам, ки ҳифзи давлатдорӣ миллӣ дастоварди бузургтарину муқаддастарин дар таърихи навини миллати тоҷик ва сулҳу оромӣ неъматӣ арзишмандтарин дар ҳаёти халқамон мебошад.

Бояд барқарорсозии сулҳу субот мо тамоми кӯшишро ба ташкили соҳтҳои муқаммалӣ идоракунӣ, ҳукумати босалоҳият, парламенти касбӣ, Артиши миллӣ, ниҳодҳои низомиву амниятӣ ва дигар рунҷҳои зарурии давлатдорӣ, тибқи меъёрҳои муосир, равона сохтем. Дар ин раванд, бахтномаи миллат – Конститутсия ва рамзҳои давлати соҳибистиқлоӣ – Парчами давлатӣ, Нишони ва Суруди Миллӣ, ки моёи ифтихори мардуми мо мебошанд, қабул карда шуданд.

Имрӯз Тоҷикистон бо 180 давлати ҷаҳон муносибатҳои дипломативу дӯстона дорад ва узви комилҳуқуқӣ 57 созмони байналмилалӣ минтақавӣ мебошад.

Нақши давлати мо, махсусан дар созмонҳои бонуфуз, барои ҳалли масъалаҳои мубрами дорои аҳамияти ҷаҳониву минтақавӣ, аз қабали таъмини амниятӣ субот ва беҳдошти экологиву иқлим, муассир ва созанда арзёбӣ мегардад.

Мо аз он қаноатмандем, ки аксари давлатҳои мавқеъ ва ташаббусҳои Тоҷикистонро дар масъалаҳои обу иқлим ва ҳифзи пиряхҳои ҳамчун кишвари пешсифат эътироф намуда, дар ин масири созанда бо мо ҳамкории мекунад. Дастовардҳои зикршуда, бешубҳа, самараи истиқлол ва соҳибистиқлоӣ кишвари мо дар зарфи 31 сол буда, заминаи асосӣ барои тағйирӣ симои давлат ва болоравии нуфузу обрӯи он дар арсаи байналмилалӣ гардиданд.

Мардуми шарафманди мо, ки роҳи беш аз се даҳсолаи пур аз монеаву мушкилот, вале пурифтихори таъри-

хиро сарбаландона тай кардаанд, ҳуб медонанд, ки аз давраи бисёр вазинии хомӯш қардани оташи ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ, барқарор сохтани рунҷҳои давлатдорӣ ва сохторҳои фалғаҷшуда-ву аз ғаёлолият бозмондаи давлатӣ то расидан ба мақому ҷойгоҳи имрӯзаи давлати тоҷикон чӣ заҳмати бузургеро талаб менамуд.

Дигар қадами тақдирсоз дар бунёди давлати муосири тоҷикон интиҳоби дурусти шакл ва сохти давлатдорӣ буд. Дар асоси воқеияти таърихиву сиёсӣ гузаштаву муосир ва бо дарназардошти манфиатҳои имрӯзу ояндаи милливу давлатӣ халқи Тоҷикистон бо майлу иродаи худ ва бо изҳори раъйи озодона роҳи бунёди давлати демокративу ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва иҷтимоӣро интиҳоб намуд, ки он ҳамчун ифодаи раъйи қатъии мардуми кишвар дар моддаи якуми Конститутсия барои ҳамеша муқаррар гардидааст.

Ҳоло Тоҷикистон дар ҷодаи бунёди низомии давлатдорӣ интиҳобкардаи худ бо қадамҳои устувор пеш меравад. Таҷрибаи ҳосилшуда ва таҳаввулоте, ки имрӯз дар ҷаҳони муосир меғузарад, бори дигар собит месозад, ки шакл ва сохти давлатдорӣ мо интиҳоби дурусти дурбинона буда, ҳуди ҳамин ғоя ба яке аз заминаҳои асосии ҳаёти осиноштаи ҷомеа табдил ёфтааст.

Дар даврони соҳибистиқлолӣ Ҳукумати мамлакат бо бунёди роҳи пулҳо ва нақбҳо, нуруғзоҳои барқи обӣ ва садҳо қорхонаи ҳурду бузурги санозатӣ зербинои муосири коммуникатсионӣ ва энергетикиву санозатӣ кишварро гузошта, низомии ягонаи энергетикӣ кишварро ба вуҷуд овард ва Тоҷикистони сепорчаро ба як қаламрави воҳид ва кишвари транзитӣ мубаддал гардонид.

Дар лаҳзаҳои пурифтихори ҷашни муборакӣ Истиқлолияти давлатӣ ба ёд овардани роҳи пушарафи тайкардаи халқамон, зикри дастовардҳои бунёди давлат ва мардуми Тоҷикистон ба он хотир аст, ки мо бояд минбаъд низ муттаҳиду сарчамъ бошем ва ҳифзи бозётимоди дастовардҳои то имрӯз

ватандӯстона ҷиҳати ободии сарзамини аҷдодиамон, таҳмили иқтисодӣ иқтисоди давлати соҳибистиқлоламон ва паравишони ҷовидонаи Парчами давлатӣ саъю талош намоём.

Бисёр муҳим аст, ки мо қадру қимати Ватани азии худ – Тоҷикистон ва давлати соҳибистиқлоламонро донем ва фаромӯш насозем, ки танҳо бо доштани давлати мустақил дар ҷомеаи башарӣ мавқеи сазовор дошта метавонем.

Дар баробари дастовардҳои бузурги тақдирсоз, мо ҳанӯз масъалаву мушкилоти ҳалталаб низ дорем, ки ҳамаи онҳоро ҳудамон, бо иттиҳоду сарчамъӣ ва заҳмати созандаву содиқона ва бо шукронаи сулҳу оромӣ, Ватани озод ва давлати соҳибистиқлоламон ҳаллу фасл менамоем.

Ба ҳамватанони азизам муроҷиат карда, таъкид менамоем, ки мо бояд Ватани худ – Тоҷикистони бихиштороро баробари ҷонашон дӯст дорем, зеро ҳар як вачаб замини муқаддасу зарҳез ва чашмасору обшорони мусаффои он манбаи ризқу рӯзи ва ҳайру баракати хонадони мо, кӯҳҳои сарбафалакшидаи он пушту паноҳ ва моёи сарбаландии мо ва номи неки ин Ватан рамзи сарфарозӣ ва рӯи суриҳи мо мебошанд.

Мо – фарзандони Тоҷикистон ҳама якҷо бо заҳмати аҳлона ин Ватан ва ин сарзамини аҷдодиро обод месозем, давлати соҳибистиқлоламонро пешрафта мегардонем ва ҷойгоҳу обрӯи онро дар арсаи ҷаҳон боз ҳам баланд мекорем.

Бори дигар ҳамаи мардуми сарбаланду қавиירוаи кишвар ва ҳамватанони бурунмарзиамонро бо ифтихори 31-умин солгарди Истиқлолияти давлатӣ самимона табрик меғўям.

Ба хонадони кулли сокинони мамлакат хушбахти, рӯзгори босаодат, иқболӣ баланд, файзу баракат ва ба Тоҷикистони азизамон сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ, ваҳдати миллии ҷовидона ва пешрафту ободии боз ҳам бештар орозу менамоем.

Ҷашни Истиқлолияти давлативу озодӣ ва соҳибдавлативу соҳибистиқлоӣ муборак бошад, ҳамватанони азиз!

НОМАИ ҲАМДАРДӢ

7 сентябри соли 2022 Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Раиси Ҷумҳурии Халқии Хитой муҳтарам Си Чинпин номаи ҳамдardӣ ирсол намуданд, ки дар он омадааст:

«Муҳтарам ҷаноби Раис!»

Ҳабари ба ҳалокат расидани шумораи зиёди одамон дар Ҷумҳурии Халқии Хитой бар асари зилзилаи шадид боиси андуҳи амиқи мо гардид.

Бо эҳсоси ҳамдardӣ аз номи тамоми мардуми Тоҷикистон ва шахсан аз номи худам ба Шумо, наздикону пайвандони қурбонӣ ва тамоми мардуми Хитой тасаллиятҳои самимии ин ҷонибро иброз менамоем.

Ба ҳамаи осебдидагон аз ин офати табиӣ шиғори қомил меҳоҳам.

www.president.tj

ТАБРИКОТИ

роҳбарони кишварҳои хориҷӣ, созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, шахсиятҳои ва сиёсатмадорони маъруф ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати ҷашни 31-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ба муносибати ҷашни 31- солагии Истиқлолияти давлатии мамлакат ба унвони Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз роҳбарони давлатҳои ва ҳукуматҳои кишварҳои хориҷӣ, созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, инчунин сиёсатмадорон ва ходимони маъруфи давлативу ҷамъиятӣ номаҳои шодбошӣ ворид мегардад.

Дар онҳо дастовардҳои назарраси кишвари мо тайи солҳои соҳибистиқлолӣ дар арсаҳои давлатсозӣ, рушди устувори иҷтимоӣ иқтисодӣ ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ таъкид гардидаанд. Инчунин, нақши рӯзафзунӣ Тоҷикистон дар умуми минтақавӣ байналмилалӣ ва таҳми-ми пайвастаи обрӯву эътибори кишвар дар арсаи ҷаҳонӣ тавассути иштироки созандаву ғаёлона дар ҳалли масъалаҳои мубрами байналмилалӣ ва минтақавӣ, зикр шудааст.

Муаллифони номаҳои шодбошӣ таманиётӣ самимонаи худро ҷиҳати сулҳу субот ва шуқуфони минбаъдаи мардуми Тоҷикистон иброз дошта, ба Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон некуаҳволи ва дар ғаёлолият сермасъули давлатиашон комёбиҳои беш аз пеш орозу намудаанд.

Табрикооти шодбоширо ба муносибати ҷашни 31- солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон шахсиятҳои зерин ирсол намуданд:

Дабири кулли Созмони Милалӣ Муттаҳид Антониу Гутерриш, Президенти Федератсияи Россия Владимир Путин, Раиси Ҷумҳурии Халқии Хитой Си Чинпин, Президенти Иёлоти Муттаҳидаи Америка Ҷозеф Байден, Императори Япония Нарухито, Маликаи Шохигарии Муттаҳидаи Британия Кабир ва Ирландияи Шимоли Елизаветаи II, Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон Шавкат Мирзиёев, Президенти Ҷумҳурии Қазоқистон Қосим-Жомарт Тоқаев, Президенти Туркменистон Сердар Бердимухамедов, Президенти Ҷумҳурии Беларус Александр Лукашенко, Президенти Ҷумҳурии Озарбойҷон Илҳом Алиев, Президенти Ҷумҳурии Қирғизистон Садир Жапаров, Раиси Ҷумҳу-

рии Ислонии Эрон Сайид Иброҳим Раиси, Президенти Ҷумҳурии Ислонии Покистон Ориф Алвӣ, Президенти Ҷумҳурии Туркия Реҷеп Тайип Эрдоган, Президенти Ҷумҳурии Ҳиндустон Дранпади Мурму, Подшоҳи Шохигарии Арабистони Саудӣ Салмон ибни Абдулазиз Оли Сауд, Президенти Ҷумҳурии Корея Юн Сок Ёл, Президенти Ҷумҳурии Федеративии Германия Франк-Валтер Штайнмайер, Президенти Венгрия Каталин Новак, Президенти Ҷумҳурии Чехия Милош Земан, Подшоҳи Испания Филиппи VI, Президенти Ҷумҳурии Полша Анҷей Дуда, Президенти Ҷумҳурии Италия Серҷо Маттарелла, Подшоҳи Шветсия Карли XVI Густав, Президенти Конфедератсияи Швейтсария Игнасио Кассис, Президенти Ҷумҳурии Португалия Марсело Ребело де Соза, Подшоҳи Баҳрайн Ҳамад бин Исо Оли Халифа, Генерал-губернатори Иттифокӣ Австралия Дэвид Харли, Президенти Ҷумҳурии Демократии Сотсиалистии Шри-Ланка Ранил Викремесингхе, Президенти Ҷумҳурии Халқӣ-Демократии Алҷазоир Абдулмачид Теббун, Президенти Ҷумҳурии Сингапур Ҳалима Яқоб, Президенти Давлати Фаластин Маҳмуд Аббос, Раиси қорҳои давлатии Ҷумҳурии Мардумии Демократии Корея Ким Чен Ин, Раиси Кумитаи иҷроия – Котиби иҷроияи Иттиҳоди Давлатҳои Муствақил Сергей Лебедев, Дабири кулли Созмони ҳамкории Шанхай Чжан Мин, Дабири кулли Созмони аҳднономаи амниятӣ дастаҷамъӣ Станислав Зас, Дабири кулли Созмони ҳамкории исломӣ Хусейн Иброҳим Тоҳо.

Номаҳои шодбошӣ, ҳамчунин, аз номи Валиаҳд, Муовини Раиси Шӯрои Вазирони Шохигарии Арабистони Саудӣ Муҳаммад ибни Салмон ибни Абдулазиз оли Сауд, Шохзода Карим Оғохонӣ IV ва Намояндаи махсуси Дабири кулли Созмони Милалӣ Муттаҳид, Роҳбари Маркази минтақавӣ Созмони Милалӣ Муттаҳид оид ба дипломатияи пешгирикунанда барои Осиёи Марказӣ Наталя Герман ворид гардидаанд.

Воридшавии паёмҳои шодбошӣ ба унвони Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон идома дорад.

www.president.tj

ҶАЛАСАИ ТАНТАНАВӢ БА МУНОСИБАТИ ҶАШНИ ИСТИҚЛОЛИЯТИ ДАВЛАТӢ



Ҳаштуми сентябри соли равон тахти раёсати Раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмадтоир Зокирзода бахшида ба 31 - солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласаи тантанавӣ баргузор гардид. Дар он вакилони Маҷлиси намояндагон, кормандони Дастгоҳи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва намояндагони вositаҳои ахбори омма ширкат варзиданд.

Муовини якуми Раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Маҳмадалӣ Ватанзода, вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Солеҳа Холмаҳмадзода, Саодатшо Матробӣён ва Ғайрат Азиззода зимни суҳанронӣ дар бораи дастовардҳои замони истиқлолият дар соҳаҳои гуногун маълумот доданд.

Сипас, як қатор вакилони Маҷлиси намояндагон ва кормандони Дастгоҳи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо «Ифтихорнома»-и Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардониданд шуданд.

(Гузориши муфассал аз ҷаласаи тантанавӣ дар шумораи навбатии рӯномаи нашр мегардад).

С. СУННАТӢ, «Садои мардум»

НОМАИ ШОДБОШӢ

7 сентябри соли 2022 Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Сарвазирӣ Шохигарии Муттаҳидаи Британияи Кабир ва Ирландияи Шимоли муҳтарам Лиз Трасс номаи шодбошӣ ирсол намуданд, ки дар он, аз ҷумла, омадааст:

«Хонуми Олиҷоҳ!»

Дар иртибот ба интиҳоб гардидаи нагон ба ҳайси роҳбари Ҳизби консерваторон ва ба даст гирифтани зимони умуми Сарвазирӣ Шохигарии Муттаҳидаи Британияи Кабир ва Ирландияи Шимоли ба Шумо табрикооти самимии ин ҷонибро иброз менамоем.

Дар иттидои соли равон кишварҳои мо 30 - юмин солгарди барқарорӣ муносибатҳои дипломативу сепорчаро таҷлил намуданд.

Тайи ин давра мо ба таҳмили равообити дӯстӣ ва ҳамкориҳо бо кишвари Шумо аҳамияти ҳосса зоҳир намуда, ҳамеша алоқаманди рушди минбаъдаи онҳо дар ҳама арсаҳои мавриди таваҷҷуҳи тарафайн ҳастем.

Изҳори умед менамоем, ки дар давраи ғаёлолият Шумо дар ин маснади олий муносибати ҳамкориҳои барои ҳар ду ҷониб судманд ба марҳилаи ҷадиди тавсеаи худ ворид шуда, бо мазмуну мундариҷаи нав ғайи хоҳанд гашт.

Ҷониби Тоҷикистон омода аст, ки ҷиҳати пешбурди самарбахши ин раванд дар сатҳҳои гуногун саъю талоши муштарак ба ҳарч диҳад. Ба Шумо, хонуми Олиҷоҳ, сиҳатмандии қомил, бахту иқбол ва дар ғаёлолият минбаъдаатон пири-зиҳии навин, ба мардуми дӯсти Шохигарии Муттаҳидаи Британияи Кабир ва Ирландияи Шимоли рифоҳу шуқуфони беш аз пеш орозу менамоем.

Ин фурсатро ҷиҳати таъкиди ғояти эҳтиром ба Шумо ғанимат мешуморам.

Роғун - арсаи нанг

НУРИ «РОҒУН» МЕРАСАД ТО ДУРИҶО... Чанд назар аз хориҷи кишвар

Дар замони соҳибистиқлолии Ҷумҳурии Тоҷикистон расидан ба истиқлолияти энергетикӣ дар сарҳати муҳимтарин ҳадафҳои стратегияи давлат қарор гирифт. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар солҳои аввали истиқлолияти давлатӣ таваҷҷуҳи Ҳукумати ҷумҳуриро ба сохтмони неруғоҳҳои барқи обии нав ва таъмиру бозсозии неруғоҳҳои барқи обии мавҷуда равона намуданд. Бо ташаббуси Роҳбари давлат дар минтақаҳои гуногуни кишвар сохтмони бозсозии неруғоҳҳои барқи обӣ авҷ гирифта, Ҳукумати ҷумҳури нақшаи ба кор андохтани бузургтарин Неруғоҳи барқи обии «Роғун»-ро тарҳрезӣ намуд.

Маҳз бо талошҳои пайвастаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сохтмони иншооти оянда-созу пуриқтидори НБО «Роғун» оғоз гардид.

Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ифтихои агрегати якуми НБО «Роғун», ки ин чорабинии таърихӣ тавассути шабакаҳои давлатии телевизион ва радиои ҷумҳури мустақиман паҳш гардид, чунин зикр намуданд: «Расидан ба ин рӯзи некро тамоми сокинони Тоҷикистон солҳо интизор буданд ва фарзандони бонангу номуи Ватан — мутахассисону сохтмончиён барои наздик овардани чунин рӯзи таърихӣ шабонарӯзӣ заҳмат кашиданд. Яъне, имрӯз рӯзи равшаниву нур ва расидан ба ормонҳои миллӣ мебошад».

Он рӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ шохиди он гардид, ки Сарвари давлати тоҷикон азми қавӣ ва нияти неқ доранд.

16 ноябри соли 2018 доктори илмҳои иқтисодӣ, ходими калони илмӣ Институту шарҳияносии Академияи илмҳои Россия Игор Томберг тавассути шабакаи телевизионии «Мир - 24» вобаста ба ифтихои ғфти агрегати якуми НБО «Роғун» ибрази назар намуд. Аз ҷумла, ба саволи рӯзномаанигор: «Ба кор андохтани нахустин агрегати НБО «Роғун» ба Тоҷикистон чӣ медиҳад?», чунин ҷавоб дод:

- Ин ҳодисаи хеле муҳим буда, ба Тоҷикистон имкон медиҳад, ки иқтидори энергетикашро ба маротиб боло барад, чун Тоҷикистон аз рӯи нишондиҳандаҳои захираҳои энергетикӣ дар ҷаҳон ҷои ҳаштумро касб намудааст. Баъд аз пура ба кор андохтани неруғоҳ барқи онро кишварҳои Хитой, Ҳиндустон ва Афғонистон метавонанд барои пешбурди фаъолияти соҳаҳои муҳим ҳазириро намоянд. Чунин манбаи бузурди нури барқи обӣ айнаи замон ҳамто надорад.

Номбурда ба саволи рӯзнома-

нигор: «Оё пур кардани обанбори НБО «Роғун» боиси камшавии об дар кишварҳои поёноби минтақа мегардад?», ба таври мушаххас посух дод: - Айни замон қоршиносони соҳа ба вучуд омадани чунин мушкилиро пешбинӣ намекунанд, чун захираҳои об вобаста ба мавсим тағйирёбанд буда, дар ҳолатҳои зарурӣ танзим намудани оби истифодашаванда имконпазир аст.

Ифтихои агрегати якуми НБО «Роғун» оғози кор буд. 9-уми сентябри соли 2019 дар Рӯзи Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон агрегати дууми НБО «Роғун»-ро ба кор дароварданд. Рафти ин чорабинии таърихӣ бештар аз 140 рӯзномаанигори дохиливу хориҷӣ дар шабакаҳои гуногуни телевизиони радиои ба таври мустақим инъикос намуданд.

Ин дафъа низ ҷомеаи ҷаҳонӣ бо таваҷҷуҳи махсус чорабиниро пайгирӣ намуд. Номзади илмҳои фалсафа, узви шӯрои ҷамъиятии назди Вазорати қорҳои хориҷи Ҷумҳурии Украина Андрей Бузаров дар ифтихои агрегати дууми НБО «Роғун» иштирок намуда, таассуроташро дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн кард. Аз ҷумла,

дар сомони расми Сафарати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Украина ва Молдова мақолаи ӯ таҳти унвони «Кушодашавии НБО «Роғун»: Нигоҳ аз Украина дар ҳошияи ҳодисаҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ».

Номбурда дар идома нигоштааст: «Дар ин замина НБО «Роғун» пуриқтидортарин иншоот дар силсилаи неруғоҳҳои рӯдхонаи Вахш буда, он аз 6 агрегати дорои иқтидори ҳар кадом 600 мегаватт иборат аст. Неруғоҳи барқи обии «Роғун» бо иқтидори 3600 мегаватт (беш аз 17 миллиард киловатт/соат) бузургтарин неруғоҳи барқи обии минтақа ҳоҳад шуд. Сарбанди неруғоҳ, ки сохтмони он 29 октябри соли 2016 оғоз шуда, дар оянда ба баландии 335 метр мерасад, метавонад баландтарин сарбанди бо ҳоку рег сохташудаи ҷаҳон шавад ва аз баландтарин сарбанди кунунии ҷаҳон «Чинпин-1» дар Хитой боло равад.

Ҳамин тариқ, сохтмони Неруғоҳи барқи обии «Роғун» на танҳо яке аз вазиғаҳои муҳими роҳбарияти



логияҳои навтарин сохта шуда, дар ояндаи наздик манзилҳои на танҳо сокинони Тоҷикистонро равшан мекунад, балки барои кишварҳои минтақа низ хизмат хоҳад кард.

Номбурда дар идома нигоштааст: «Дар ин замина НБО «Роғун» пуриқтидортарин иншоот дар силсилаи неруғоҳҳои рӯдхонаи Вахш буда, он аз 6 агрегати дорои иқтидори ҳар кадом 600 мегаватт иборат аст. Неруғоҳи барқи обии «Роғун» бо иқтидори 3600 мегаватт (беш аз 17 миллиард киловатт/соат) бузургтарин неруғоҳи барқи обии минтақа ҳоҳад шуд. Сарбанди неруғоҳ, ки сохтмони он 29 октябри соли 2016 оғоз шуда, дар оянда ба баландии 335 метр мерасад, метавонад баландтарин сарбанди бо ҳоку рег сохташудаи ҷаҳон шавад ва аз баландтарин сарбанди кунунии ҷаҳон «Чинпин-1» дар Хитой боло равад.

Ҳамин тариқ, сохтмони Неруғоҳи барқи обии «Роғун» на танҳо яке аз вазиғаҳои муҳими роҳбарияти

Тоҷикистон аст, балки аҳамияти бузурги минтақавӣ ва байналмилалӣ дорад. Беҳуда нест, ки рӯзи ба кор андохтани агрегати дууми НБО «Роғун» 9-уми сентябр — Рӯзи истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон интиҳоб шудааст».

Рӯзномаанигори афғонистонӣ Шафеъ Айёр низ ба маҳали сохтмони НБО «Роғун» сафар карда, таассуроташро ҷуст баён намуудааст: «Дусте аз ман тақдир кард, ки ба Роғун равам. Сафари мо аз субҳ оғоз шуд ва мо худди сад километрро тай кардем. Роҳ бисёр зебо буд. Замин тоза сабз шуда, мардуми заҳматкаш қор карда истода буданд.

Мо - мардуми Афғонистон бисёр ҷунари хуби номҳоро иваз кардан дорем. Ман ҳам дар номи ин банду барқ як пешниҳод мекунам. Ҳамин пружа номаш банду барқи «Роғун» аст, ман пешниҳод мекунам, ки банду барқи «Ширину Фарҳод» номгузорӣ шавад. Зеро дар қиссаи мазкур як подшоҳи меҳрубон дар соли хушсолӣ эълон мекунад, ки ҳар касе биёяд ва порай кӯро биканаду мардумро сиреб кунад, ман духтари худ Ширинро ба ӯ медиҳам. Марде бо номи Фарҳод зиндагӣ мекард ва ошиқ Ширин буд. Тешаву зогилу гирифта, назди подшоҳ меояд ва меғӯяд, ки ин қорро ман мекунам. Ба ҳамин хотир мо Фарҳодро кӯҳан меғӯем, зеро ҳозир буд, ки барои расидан ба Ширин ҳама қорро анҷом диҳад.

Дарвоқеъ, ҳамин пружа ба ҳамон мемунад. Вале дар ин ҷо Ширин як духтар нест, балки як миллати зебост, бо номи тоҷик ва дар ин қисса Фарҳод як ошиқ духтар нест, балки як Раиси ҷумҳури меҳрубон аст бо номи Эмомалӣ Раҳмон. Дар Тоҷикистон ҳоло хушсолӣ нест, вале ин Фарҳод меҳроҳад кӯро биканад, банду барқ бисозад, то ки тамоми Тоҷикистонро қарогон кунад, то ки хонае набошад, ки дар зимиштон мардум сармо бихӯрад, то ки хонае набошад, ки нон пухта натонанд, то ки дар тобистони гарм хонаро битонанд сард бисозанд. Ба ҳамин хотир ман инро пружаи банду барқи «Ширину Фарҳод» меҳонам номам».

Хулоса ин аст, ки НБО «Роғун» - ба талаботи байналмилалӣ мутобиқ ва барои минтақа судманд мебошад.

**Шарофат АБДУЛВОҶИДОВА,
«Садон мардум»**

Ба муносибати 30 - солагии Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Соли 1990 ба Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (даъвати 12) аз ноҳияи Девашич (собиқ Ғонҷӣ) аз 4 ҳавза вақил интиҳоб шуда буданд. Ҳошим Азимови 80 - сола аз ҳавзаи интиҳоботи Овҷӣ, №129 ғолиб омада, депутати Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон интиҳоб гардид.

Зимни суҳбат бо ӯ рӯзгори мардуми яқ гӯшаи кишварро, ки ҷомеа таҳаввулоти куллиро паси сар мекард, варақгардон намудем. - Чӣ тавр шуд, ки ба чунин як рақибӣ пуққувват пирӯз шудед? - пуқсидам аз ҳамсуҳбатам.

- Соли 1990-ум ҷомеаро мушкилоти иқтисодӣ фаро

карда шаванд. Вале ин қарор соли 1995, бо сабаби он ки як зумра роҳбарони вақт писаронашонро ба ҷупонӣ номнавис карда, аз хизмати ҳарбӣ меғузрониданд, беқор шуд.

Бахус талош дар ҷаласаҳо бисёр мешуд. Масалан, вақте ки муовини прокуро-ри генералӣ Тӯхта Почомуллоев оид ба беқор кардани вақолати вақилии вақили Маҷлиси Олӣ, раиси вақти шаҳри Душанбе Мақсуд Иқромов тақлиф ба миён гузошт, боз баъзе вақилоне, ки муҳолифинро дастгирӣ



раиси Кумитаи иҷроияи вилояти Кӯлоб Эмомалӣ Раҳмон ба вазиғаи Раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон номнавис карда шуд. Аз номи

ҲОШИМ АЗИМОВ: «ДАР ИНТИХОБИ РОҲБАРИ ДАВЛАТ ХАТО НАКАРДЕМ»

гирифта буд. Он давра ба халқ вақиле лозим буд, ки ба рӯзи сахтас мушкилкушо гардад.

Боиси тазаққур аст, ки Ҳошим Азимов ҷаласаҳои Шӯрои Олиро ба солхӯрдагаш нигоҳ накарда, хуб дар ёд дорад. Хусусан, рӯзҳои майдонни-широ.

- Рӯ ба рӯи бинои Шӯрои Олӣ эътирозгарони майдони «Шаҳидон» ҳар лаҳза талаботи нав ба нав пеш меғузоштанд, ки минбаъд идома додани ҷаласа имконнопазир гардид. Мутаасссифона, талаботи майдонниширо аз ҷониби баъзе вақилон дастгирӣ мешуд. Ин буд, ки баъзе масъалаҳоро то 3 - 4 маротиба ба овоз мемуанданд. Баъзе вақилон талаботи майдони «Шаҳидон»-ро ҷонибдорӣ мекарданд...

Омузиши бойгонии ҷаласаҳои иҷлосия дар он солҳо дарак медиҳад, ки вақил аз ҳавзаи интиҳоботи Овҷӣ, №129-и ноҳияи Ғонҷӣ (ҳоло Девашич) Ҳошим Азимов дар ҷаласаҳо фаъолони иштирок мекарду марбут ба соҳа масъалаҳои муҳимро барои баррасии вақилон меғузошт. Масалан, маҳз бо дархости ӯ бо қарори Шӯрои Олии мамлакат ҷупонҳо аз хизмати ҳарбӣ озод карда шуданд.

- Имрӯз ҳам, он солҳо ҳам даҳмардаҳо намерасиданд, - ба хотир меорад ҳамсуҳбати мо. - Биноан, тақлиф кардам, ки ҷупонҳои синну солшон ба даъвати ҳарбӣ мувофиқ муваққатан аз хизмат озод

мекарданд, зид баромаданд. Ниҳоят, фишорҳо ба ҷаласаҳои Шӯрои Олӣ ба он оварда расонид, ки минбаъд баргузори-и иҷлосия дар пойтахти Ва-танамон ғайримикон гардид.

Бино ба гуфти вақил Ҳошим Азимов, тақлиф шуд, ки ҷаласаи Шӯрои Олии ҷумҳури дар ягон минтақаи дигар, аз ҷумла шаҳри Панҷакент, Са-марқанд ё Тошканд, гузарони-да шавад. Моҳи ноябри соли 1992 Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Қасри фарҳанги Арбоб баргузор шуд.

- Амнияти Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ончунон саҳт таъ-мин буд, ки то расидан ба маҷлисоҳ ҳафт маротиба аз санҷиш гузаштем, - ба ёд овард он рӯзҳоро ҳамсуҳба-там. - На ҳама бовар доштанд, ки иҷлосия баргузор мешавад. Лекин аз қайд гузаштани ва-қилон 15 ноябр дарак дод, ки 197 депутат ба иҷлосия ҳозир шуданд. Ҳамагӣ аз 8 ҳавза вақилон бо сабабҳои гуногун иштирок накарданд.

Дар иҷлосия яке аз масъа-лаҳои муҳимтарин интиҳоби Сарвари нави кишвар буд. Қаҳрамони мо он лаҳзаҳоро ба хотир оварда меғӯяд:

- Рӯзи 19-уми ноябр буд. Иҷлосия масъалаи интиҳоби Раиси Шӯрои Олии мамлака-тро мавриди баррасӣ қарор дод. Бо пешниҳоди вақил аз ҳавзаи интиҳоботи Хонақоҳ, №47 - и шаҳри Ҳисор Аб-дулвоҳид Мирзоев номзадии

вақилони биялоти Ленинобод номзадии Эмомалӣ Раҳмонро вақил аз ҳавзаи интиҳоботи Инқилоб, № 81-и шаҳри Хучанд Ҷаҳон Набиев ҷониб-дорӣ кард. Дар натиҷаи овоз-диҳии пӯшида маълум гардид, ки аз 197 вақил 186 нафар ба тарафдори Эмомалӣ Раҳмон овоз додаанд.

Сару садоҳо дар бобати интиҳоби Раиси нав ва рӯзҳои аввали фаъолияти давлат-дории муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бисёр буданд. Аммо вақт исбот кард, ки мо дар интиҳоби Роҳбари давлат хато накардем.

Ҳошим Азимов нақши маъ-ракаи «оши ошӣ»-ро дар раси-дан ба сулҳу ваҳдати миллӣ басо муҳим арзёбӣ кард:

- Бо гузашти солҳо анде-ша мекунам, ки «оши ошӣ» дар расидан ба сулҳу ваҳда-ти миллӣ нақши басо муҳим бозид. Аз рӯи шундиам, онро ходими давлатии ҷамъиятӣ, иштирокчи Қанги Бузургӣ Ватанӣ Йўлҷӣ Бобоев мас-лиҳат додаанд, ки қори басо хуб шуд. Аъзои ғуруҳҳои си-лоҳбадаст «оши ошӣ» хӯр-да, ҷомаву тоқӣ пӯшиданд. Маҳз Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон заминагузори дастовардҳои бардавомии давраи соҳиб-истиқлолӣ маҳсуб мешавад. Аз ин лиҳоз, ҳифзи онҳо қарзи виҷдон ва рисолати инсонии мост.

**Мирзоъзам МАҚСУДОВ,
«Садон мардум»**

Ба истиқболи ҷашни Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

ИСТИҚЛОЛИЯТ ЭҲСОСИ ГАРМИ ВАТАНДОРӢ ВА НАНГУ НОМУСИ МИЛЛИСТ

Истиқлолияти давлатӣ дастоварди муҳим ва бебаҳои таърихи миллат буда, маҳсули талошҳои ҳазорон му-боризи роҳи бақои давлати тоҷикон мебошад. Соҳибистиқлолии Тоҷики-стон барои тамоми бахшҳои ҷомеа марҳилаи сифатан нави тараққиётро оғоз бахшид. Хусусан, бунёдқориву созандагиро, ки тайи 31 соли охир дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба амал омаданд, нишонаи он аст, ки Истиқлолияти давлатӣ на танҳо соҳиб-иштиёру коммулкӯиқиро ба мо ато кард, инчунин, имкон фароҳам овард, ки шукуфоиву пешрафти ҳама гӯшаи мамлакатамонро таъмин намоем. Ба ибораи дигар, яке аз қомебҳои дав-рони соҳибистиқлолӣ раванқ ғфти созандагиро дар навоҳист.

Дар ҳамин ҳусус раиси ноҳияи Рӯдакӣ Изатулло Исмаилова дар суҳбат бо ха-барнигори «Садон мардум» чунин ибрази андеша намуд:

- Сокинони фарҳангдӯш ва сарбаланди ноҳияи Рӯдакӣ ҷашни 31 - умин солгарди Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷики-стон ва 30 - солагии Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо шодмонӣ ва ифтихорамандӣ бузург аз Ватани хеш, шуқонаи сулҳу субот ва оромии кишвар истиқбол мегарданд, зеро ҳамин иҷлосияи тақдирсоз пойдевори Ҳукумат ва Давлати қонунии Тоҷикистонро гузошт, кишвари тоза-истиқлолро аз вартан ноҷудӣ раҳо бахшид, сулҳу субот ва оромии оосиҳои мардумро таъмин намуд.

Эҳсоси гарми ватанхоӣ, андешаи тақ-дир ояндаи миллат, нигоҳ доштани марзу буми аҷодӣ ва боло гирифтани нангу но-муси миллӣ роҳро барои расидан ба сулҳу осо-иш, шукуфои ва ваҳдати миллӣ боз намуд. Ёдовар шудан бамаврид аст, ки 21 ноябри соли 2003 бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ноҳияи Ленин ба номи Асосгузори адабиётӣ классикии тоҷиқу форс устод Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ гузошта шуд, ки он рӯйдоди муҳими дурахшон дар ҳаёти сокинони ноҳия гардид. Соли 2006 дар маркази ноҳия пайкари устод Рӯдакӣ

қомат афрохта, 25 сентябри соли 2019 дар рӯ ба рӯи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳо-қимияти давлатии ноҳия Парчамӣ давлатӣ ва Нишони он партавафшон гардида, 19 сентябри соли 2020 муҷассаман асосгузори давлати тоҷикон шох Исмоили Сомонӣ қо-мат афрохт, ки он соҳибистиқлолии давлати тоҷиконро таҷассум менамояд.

Дигаргуниҳои фараҳбахши ҳаёти иҷти-моиву иқтисодии ноҳия дар солҳои соҳиб-истиқлолӣ гувоҳи он аст, ки аҳли заҳмат ба қадри обу замин ва неъматҳои табиат, им-коноти фараҳамоварда мерасанд ва ҳамин аст, ки дастовардҳо дар қиёс ба солҳои пеш назаррасанд. Майдонҳои васеи киштзор, доманакӯху талу теплаҳои сарсабзу хуррам бо Ҷумҳурии Ёзбекистон ҳамсарҳад буда, бо ноҳияҳои Ёвон, Хуросон ва Кубодиёни вилояти Хатлон, шаҳри Ваҳдат, ноҳияи Вар-зоб ва дар маркази водии Ҳисори зарнисор ва атрофи пойтахт ҷой гирифтанд барои сокинони ноҳия шароити мусонд фараҳам овардааст.

Давоми солҳои соҳибистиқлолӣ дар ноҳия дигаргуниҳои назаррас дар соҳаи иқтисодии хоҷагидорӣ ба вуқӯъ пайвастанд. Чунончи, дар ин давра ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ аз 23 миллион сомонӣ ба 517 миллион сомонӣ ё 20,2 баробар, сармоияи асосӣ аз ҳисоби манбаҳои сармоягузорӣ аз 7 миллион сомонӣ ба 96,6 миллион сомонӣ ё 13,8 баробар, қорҳои сохтмонӣ - пудратӣ аз 11 миллион сомонӣ ба 176 миллион сомонӣ ё 16 баробар, ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳ-сулоти кишоварзӣ аз 40 миллион сомонӣ ба 605 миллион сомонӣ ё 15,1 баробар, хизма-трасонии пулакӣ аз 14 ҳазор сомонӣ ба 201 миллион сомонӣ ё 143 баробар ва ҳаҷми гардиши савдои ҷаҳана аз 43 миллион со-монӣ ба 1 миллиарду 800 миллион сомонӣ ё



41,8 баробар зиёд буда, нисбат ба бист соли пеш даҳҳо маротиба афзудааст. Шумораи қорхонаҳои саноатӣ аз 11 ба 109 адад ё 9,9 баробар, тақлиқлӯҳои хизматрасонӣ аз 15 ба 67 адад ё 4,4 баробар ва нуқтаҳои хизматрасо-нии ва савдо аз 31 ба 74 адад расидааст, ки ин 2,3 баробар зиёд мебошад.

Бо мақсади иҷрои саривақтии Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҷашн гирифтани 35 - солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикис-тон» таҳти №311 аз 7 январӣ соли 2022 дар ноҳияи Рӯдакӣ 369 иншооти гуногун ба нақша гирифта шудааст.

Бахшида ба тақлили 31-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Рӯдакӣ дар қор моҳи соли равон беш аз 22 иншооти гуногун сохта, мавриди истифода қарор гирифт. Аз ҷумла, бинои муассисаи тақсилоти миёнаи умумии №3 дар шаҳраки Сомониён барои 640 нафар дар як баст, бо маблағгузори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳоқимияти давлатии ноҳия аз тарафи қорхонаи сохтмони ҚДММ «Бодом» бунёд шудааст. Бинои иловагӣ дар назди муассисаи тақлимии №40 дар деҳаи Зартеппаи деҳоти «Гулистон» барои 320 нафар дар як баст, МТМУ дар деҳаи Нав-

рӯзи деҳоти «Лоҳур» барои 180 нафар дар як баст, муассисаи тақлимии дар шаҳраки Мирзо Турсунзода, майдончаи варзишӣ, хати оби нушӯшӣ дар деҳаи Руми шаҳраки Мирзо Турсунзода, ду майдончаи варзишӣ ва қорхонаи қоркарди қуму шагал дар деҳоти «Зайнабобод», бунгоҳи тиббӣ дар деҳаи навубунёди Шурҷашмаи деҳоти «Қорғултеппа», бунгоҳи тиббӣ дар деҳаҳои Ҳасанобод ва Дарёободи деҳоти «Зайнабобод» ва бунгоҳи тиббӣ дар деҳаи Ҳаёти нави деҳоти «Лоҳур» бо маблағгузори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳоқимияти давлатии ноҳия ва дастгирии соҳибқорони маҳаллӣ

сохта, ба истифода дода шуданд. Ҳамчунин, роҳҳои маҳаллии қуҷаҳои маркази ноҳия, шаҳраки «Сомониён», деҳоти «Қортеппа», «Гулистон», «Роҳатӣ» ва «Султонобод» аз ҳисоби маблағҳои бучетӣ ва дастгирии соҳибқорони маҳаллӣ мумфарш ва таъмиру навсозӣ шуда, дарвозаи даромдаҳои мар-кази ноҳия ба таври замонавӣ сохта шуд. Роҳи аҳамияти ҷумҳуриявироштаи Рӯдакӣ - Душанбе дар масофаи 31 километр пура мумфарш ва роҳи пиёдагарди ду шафати роҳ сафолакчинӣ гардид.

Ҳоло дар ноҳия 31 муассисаи фарҳангӣ, 6 хонаи фарҳангӣ, 11 клуб, боғи фарҳан-гӣ - фарағатӣ, осорхона, 32 китобхонаи оммавӣ - давлатӣ бо теъдоди умумии 202 ҳазору 888 нусха китобҳои гуногун, китоб-хонаи бачагона, мактаби санъати бачагона, театри халқӣ ва Қасри фарҳанги ба номи Қароматullo Қурбонов ба мардум хизмат мерасонанд.

Дар давоми сиву як соли сипаришуда соҳаи маориф ва тандурустӣ батадрич инкишоф ғфта, дар ин давра зиёда аз 25 мактаб нав, 10 маркази саломати деҳот, 12 бунгоҳи тиббӣ сохта, ба истифода дода шуда, 40 мактаб ва 15 муассисаи тиббӣ барқарор ва бо таҷиизот муҳай ё шудаанд. Ҷавонони ноҳияи Рӯдакӣ 133 ҳазору 760 нафар ё ин ки 32 ғоизи шумораи умумии аҳолиро тақлиқ медиҳанд. Ин нури бузургест, ки бояд ба раванди созандагӣ ва бунёдқориро мутобиқ гардонид шуда, ҷомеаро пеш барад. Ташаққули механизми дастгирии давлатии ҷавонони ноҳия, хусу-сан дар соҳаи кишоварзӣ, дар мисоли тақ-кили хоҷагҳои деҳқонҳои фермерӣ ривоч ғфта, қобили зикр аст. Ҷавонон қисми зиёди роҳбарон ва қоргарони хоҷагҳои деҳқонии ноҳияро тақлиқ медиҳанд.

Сокинони ноҳияи Рӯдакӣ мардуми фараҳангпарвару бунёдқор, заҳматпешаю ободгар буда, ҳамаша барои рӯзгори осузда, зиндагии босаодат ва ояндаи неку хушбахтонаи Тоҷикистони соҳибистиқлол талош меварзанд.

**Муҳаммад ЗОКИР,
«Садон мардум»**

Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳар як тоҷик азизу муътабар аст. Халқи тоҷик бо шарофати он ба дастовардҳои беназир ноил гашт. Хусусан, дар замонҳои соҳибистиқлолии имкон фароҳам шуд, ки ба эҳёи расму оин ва фарҳанги миллиямон муяссар гардем. Аз ҷумла, ба ҳайси забони давлатӣ эътибори воқеӣ пайдо кардани забони тоҷикӣ, муаррифии мероси адабӣ, таъриҳӣ ва фарҳангии халқи тоҷик дар сатҳи байналмилалӣ, бузургдошти доимии ҷеҳраҳои мондагор ва фарзандони баруманди миллат ва таъриҳи қадиман миллати тоҷик дар сатҳи миллий, минтақавӣ ва байналмилалӣ аз комёбиҳои беназирӣ ҳамин даврон аст.

КОМЁБИҲОИ ХАЛҚ ДАР ЗАМОНИ СОҲИБИСТИҚЛОЛӢ БЕНАЗИР АСТ

Дар тӯли солҳои соҳибистиқлолӣ имкон фароҳам шуд, ки зиёда аз 50 маротиба Маҷмӯи маҳсулоти дохилро аз ғӯзун гардонем ва воридотро кам карда, содиротро афзоиш диҳем. Гардиши савдои хориҷии ҷумҳурӣ низ нисбат ба соли 1991 тақрибан 35 маротиба афзоиш ёфт. Ҳамчунин, бояд қайд кард, ки дар ин давра таҳминан 97 маротиба афзудани даромадҳои буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 96 маротиба афзудани хароҷоти он ба қайд гирифта шудааст.

Таи 31 сол тавонистем, ки бахши хусусиро дар кишвар рушд диҳем. Тибқи ҳисобот, ҳоло зиёда аз 70 фоизи Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ва қариб 80 дарсади пардохтҳои андозии буҷети давлатӣ аз ҳисоби ҳамин бахш ташаққул ёфта, қариб 70 фоизи аҳолии аз лиҳози иқтисодӣ фаъол низ дар ин бахш машғули фаъолиятанд.

Истиқлолияти давлатӣ, ҳамчунин, шароит фароҳам овард, ки мақоми занон ва ҷавононро дар ҷомеа баланд бардорем. Онҳоро



ба идоракунии давлатӣ, фаъолият дар соҳаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ ва бахши хусусӣ, соҳибкории инфиродӣ ҷалб намоем. Ба зиёда аз 10 ҳазор адад расонида шудани теъдоди иншооти варзишӣ дар мамлакат, ки нисбат ба соли 1991 беш аз нуҳ баробар зиёд мебошад, гувоҳи он аст, ки Ҳукумати мамлакат дар дав-

рони соҳибистиқлолӣ ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш таваҷҷуҳи хоса зоҳир менамояд.

Халқи тоҷик бо роҳбарии Президенти мамлакат тавонист, ки дар зарфи 31 соли соҳибистиқлолӣ ба таъмини амнияти озуқаворӣ ва таҳминан се маротиба қишлоҳ додани сатҳи камбизоатӣ дар кишвар ноил

гардад, Артиши миллиро аз сифр ташкил кунад ва таъмини амнияти суботи кишварро ба он супорад. Инчунин, қонунгузории миллиро ривочу раванқ бахшад.

Тоҷикистонро ба як кишвари амнатрини ҷаҳон табдил дода, ба сегонии аввалин давлатҳои амни ҷаҳон шомил шудан низ аз комёбиҳои даврони соҳибистиқлолист. Амалисозии ташаббусҳои байналмилалӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба масъалаҳои амният, об, экология, ҳифзи пирахҳо, тағйирёбии иқлим ва ташаққули дипломатияи об ҳамчун ҷавҳари нодирӣ пешбурди сиёсати хориҷии Тоҷикистон дар ҷаҳон махсус меёбад. Дар замонҳои соҳибистиқлолӣ ташаббусҳои Тоҷикистон оид ба ҳалли масъалаҳои амниятӣ, мубориза бо терроризм, экстремизм ва гардиши гайриқонунии маводи мухаддир низ назаррас аст.

Дар маҷмӯъ, дастовардҳои Тоҷикистон дар зарфи 31 соли Истиқлолияти давлатӣ дар ҳама соҳаи хоҷагии халқ ба назар мерасад, ки ҳифзу нигоҳдошти онҳо масъулияти вазифаи ҳар кадоми мо сокинони ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад.

Чоршанбе РАВШАНОВ, мудири кафедраи «Информатика ва техникаи ҳисоббарор» -и Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М. Осимӣ, Диплод РАВШАНОВ, мудири кафедраи «Технология, мошинҳо ва таъхизотҳои истеҳсолоти полиграфӣ» -и Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М. Осимӣ

ҲАР КАСЕРО БАҲРИ КОРЕ СОХТАНД

«Хунарманд ҳар кучо бошад, хор намешавад», - меғуфтанд пирони рӯзгордида.

Дар ҷавонӣ меҳлдем, ки истоҳои ҷирадастро аз дигар деҳаҳо даъват мекарданд. Болоғузар буданд ва барояшон ҳамеша дастархони пур аз нозу неъмат меоростанд.

Бо мурури солҳо хунарҳои мардумӣ аз рушд бозмонда, аксар одамон ба онҳо ниёз надоштанд. Сафи хунармандон кам шуд. Онҳо дилмонда шуданд ба фарзандон хунари аз ҳафт пушт меросмондари наомӯхтаанд.

Шукронаи даврони соҳибистиқлолӣ, шукронаи Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки барои эҳёи хунарҳои мардумӣ шароит фароҳам оварданд.

Субҳоналӣ 16 ноябри соли 1992, яъне рӯзи барои миллати муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки барои эҳёи хунарҳои мардумӣ шароит фароҳам оварданд.

Падараш Шералӣ Шарифов устои шинохтани ноҳия аз ҷӯб гаҳвора, табақ, кафлеҳу қошуқ, нонпар, тахтаю тирак барои зуволу, угураки ҷубин ва боз даҳҳо маҳсулоти дигарро омода менамуд. Ҳамамонӣ матлаб писари ҷоруми хонадон аст.

Пас аз хатми мактаби миёнаи деҳа ба шӯъбаи

забони англисии Коллеҷи омӯзгорӣ ноҳия дохил гардида, онро соли 2013 хатм кард.

Дар рӯзҳои истироҳат ва таътил ба падараш ёри мерасонд. Падараш ба маҳорату хушқории писараш диққат дода, ҳаловат мебуд. Боварӣ дошт, ки писараш устои хуби ҷӯбор мешавад.

Соли 2013, баъд аз хатми Коллеҷи омӯзгорӣ номбурдари барои хизмат ба сафи Қувваҳои Мусаллаҳи ҷумҳурӣ даъват намуданд. Хизмати Модар - Ватанро ду сол дар ҳайати Ғарбияи миллӣ, дар шаҳри Бӯстони вилояти Суғд ба ҷо овард.

Завқи идомати таҳсилу соҳибӣ таҳсилоти олии шудан дар ӯ боло гирифт соли 2016 хуҷҷатҳояшро ба шӯъбаи ғойбонаи факултети таърих ва ҳуқуқи Донишдакаи омӯзгорӣ Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт супорид. Илова бар ин, дар муассисаи таълимии деҳа аз фанни забони англис ба шогирдон дарс меғуфт. Соли 2021 таҳсил дар ин муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ҳам ба охир расид.

Беҳуда нагуфтаанд, ки ҳар касеро баҳри коре сохтанд. Бо мақсади шиносии бештар пайдо кардан бо Субҳоналӣ ба деҳаи Мулло Барот роҳ пеш гирифт. Ба муассисаи таълимии деҳа рафтем, ки Субҳоналӣ дар он ҷо омӯзгор шуда кор мекунад.

Аз сӯҳбат бо директори ин муассисаи таълимии Давлаталӣ Ҳаётон маълум гардид, ки рӯзҳои истироҳат ӯ ба устогӣ машғул мешавад. Хеле масъулиятшинос аст. Ягон дарсро бе омодагӣ намегузаронад. Номбурда миёни омӯзгорону

хонандагон ва падару модарон эҳтироми хоса дошта, дар ҷорабиниҳои мактабӣ фаъолона иштирок менамояд.

Уро машғули гаҳвораатарошӣ дидем. Пеш аз ҳама, нақшҳои устокорона қандаву рангардашудаи гаҳвораҳо диққати моро ҷалб кард.

Дар пайравӣ ба падари бузургвору амаки азизам қўшиш мекунам, ки қорамро босифат анҷом диҳам, ҷуни гаҳвора дар фарҳанги мардуми тоҷик ашӣи муқаддас ба шумор меравад, - афзуд ӯ.

Дар мавриди нархи гаҳвораҳо суол кардему чунин ҷавоб дод:

Ҳар гаҳвораро аз рӯи фармоиш метарошам. Ҷун деҳаи мо дар мавзеи хуби ҷуғрофӣ қарор дорад ва роҳҳо ба сӯи ноҳияҳои Тоҷикободу Лахш ва деҳоти «Ҳойт»-у «Ясман» аз байни он мегузаранд, харидорони зиёд наздам меоянд. То имрӯз ягон гаҳвораро тарошидаамро нархи муайян намондаам.

Ғайр аз гаҳвора, ӯ аз уҳдаи сохтани бисёр ашеҳои дигар ҳам мебарояд, бинобар норасоии вақт танҳо машғули гаҳвораатарошӣ.

Умед дорем, ки Субҳоналӣ бо донишу хунаре, ки дорад, минбаъд низ ба миллату Ватани хеш софдилонро содиқона хизмат менамояд.

Ривҷиддин ТОҶИДИН, рӯзноманигор

КАШШОФИ ОЛАМИ МАЪРИФАТ

Дар илм библиографияшисонӣ мавқеи хоса дорад. Олимону муҳаққиқон, мутахассисони ҳамаи илмҳо ва унвонҷӯён ҳангоми фаъолияти хеш, аз ҷумла таҳияи рисолаю асарҳои илмӣ, ҳатман аз он истифода мебаранд.

Соҳаи библиографияшисонӣ тоҷик баъд аз солҳои 80-уми асри XX рӯ ба инкишоф ниҳод. Дар ин давра як зумра муҳаққиқони Ҳирфай самтҳои гуногуни библиографияи миллиро мавриди таҳқиқ қарор дода, ба натиҷаҳои ҷашмрас ноил гардиданд. Аз ҷумла, профессорон Раҳимҷон Шарофзода, Абдураҳим Раҳимов, муҳаққиқони соҳа М. Қосимова, Ҳ. Исомуддинава, Р. О. Талман, Р. Н. Костина, Р. Арбобова, И. И. Рутенштейн, И. Норқаллаев, Г. А. Мушоев, З. М. Шевченко, С. М. Мирон, Р. А. Қукушнина, Л. Г. Қозирева, Н. Сайфулина, М. Ҳ. Ақобирова, Р. Набиева, Р. Қочкинова, С. Қоибназаров, Ҷ. Раҷабов, А. Юнусов, А. Ҳоҷаев ва дигарон фаъолияти пурсамар доштанд. Дар ин давра мутахассисони ҷавон баъд аз хатми донишдаҳои ватанию хориҷӣ дар самти китобхонашисову библиографияшисонӣ ба фаъолият оғоз намуданд.

Ғадобек Маҳмудов аз зумраи онҳост, ки аввал дар Китобхонаи ҷумҳуриявии давлатии ба номи Мирзо Турсунзода ба ҳайси омӯзгор ба кор ҷалб гардид. Омӯзгори ҷавон маҳорати хешро доимо сайқал меод ва аз устодони кафедра Р. Шарофов, А. Раҳимов, Г. Мушоев, Н. Сайфулина, Ш. Тошев ва дигарон нозуқиҳои касбро омӯхт. Сипас, ӯ омӯзгори калон ва баъдтар мудири кафедраи библиографияшисонӣ ва иттилоотшисонӣ Донишдакаи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода ба ҳайси омӯзгор ба кор ҷалб гардид. Омӯзгори ҷавон маҳорати хешро доимо сайқал меод ва аз устодони кафедра Р. Шарофов, А. Раҳимов, Г. Мушоев, Н. Сайфулина, Ш. Тошев ва дигарон нозуқиҳои касбро омӯхт. Сипас, ӯ омӯзгори калон ва баъдтар мудири кафедраи библиографияшисонӣ ва иттилоотшисонӣ Донишдакаи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода таъин мешавад. Дар давоми фаъолият баҳри омода намудани кадрҳои китобдорони кишвар саҳми муносиб гузошт. Мақолаҳои илмӣ ӯ дар маҷмӯаҳои илмӣи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ дар мавзӯҳои «Вазъ ва рушди библиографияи тоҷик», «Вазъи библиографияи ҷорӣи давлатӣ дар Тоҷикистон», «Оид ба ма-

соили таҳқиқи библиографияи давлатӣ дар доираи талаботи замонӣ мӯсир» ва ғайра интишор гардиданд. Илова бар ин, осори ӯ дар шакли рисола, китоби дарсӣ, барномаҳои таълими, дастурамали қорӣ, дастурҳои методӣ ба таъб расидаанд.

Қаҳрамони матлаб аз соли 2013 то соли 2015 ба ҳайси декани факултети китобдорӣ ва иттилоотшисонӣ Донишдакаи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода ифои вазифа намуд. Дар ин давра ӯ ба таълиму тарбияи мутахассисони ҷавон таваҷҷуҳи беандоза зоҳир намуда, қўшиш ба қарб дод, ки мазмуну мундариҷаи рисолаҳои илмӣи донишҷӯён қуллан тағйир ёфта, ба талаботи рӯзмарраи соҳа мутобиқ ва самтҳои инноватсионӣ рушд бештар инъикос гарданд.

Фаъолияти пурмаҳсулу таҷрибаи Ғадобек Маҳмудовро ба назар гирифта, муовини директори Китобхонаи миллии Тоҷикистон таъин намуданд. Ин вазифаи пурмасъулият ба ӯ имконият фароҳам овард, ки малакаи назарии хешро дар китобхонаи бузургтарини кишвар мавриди амал қарор диҳад. ӯ, ки аз мактаби бузурги олимони варзида гузаштааст, имрӯз ба таҷрибаи пешқадами ҷаҳонӣ, дастовардҳои инноватсионӣи соҳа, фаъолияти китобхонаҳои кишварҳои тараққикарда бештар таваҷҷуҳ зоҳир намуда, ин навоғиро дар фаъолияти Китобхонаи миллии Тоҷикистон ва соири китобхонаҳои кишвар мавриди истифода аст.

Гарчанде серкор ва вазифаи пурмасъулиятро ба дӯш дошта бошад ҳам, аз таълими мутахассисони ҷавони соҳавӣ ва бозомӯзии мутахассисони гайрисоҳавӣ дурӣ намеҷӯяд. Саҳми ӯ дар омода кардани мутахассисони соҳавӣ дар Донишдакаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода, бозомӯзии кадрҳои гайритахассуси Китобхонаи миллии Тоҷикистон ва тадрис дар курсҳои кӯтоҳмуддати тақмили ихтисоси китобдорони кишвар назаррас аст. Мавсуф муаллифи барномаҳои таълимии «Библиографияшисонӣ. Қурси умумӣ», «Библиографияшисонӣ. Таъкил ва методикаи кори библиографӣ дар китобхона. Нишондоди методӣ», «Библиографияшисонӣ. Барномаи таълими», «Библиографияи Тоҷикистон. Барнома», «Фаъолияти библио-



графӣ дар китобхона. Барнома», китобҳои дарсии «Фаъолияти библиографӣ дар китобхонаҳо. Китоби дарсӣ», «Библиографияшисонӣ. Китоби дарсӣ», рисолаи илмӣи «Равандҳои инноватсионӣ дар фаъолияти библиографияи китобхонаҳо» ва ғайра мебошад.

Дар эҷодиёти ин олимони сермаҳсул мақолаҳои илмӣи мақоми махсус дошта, натиҷаи тадқиқотҳои мақолаҳои «Состояние текущей государственной библиографии Таджикистана», «Становление и пути совершенствования репертуара таджикской книги», «К вопросу изучения государственной библиографии в свете обновления общества», «Сохт ва таъини дастгоҳи маълумотдиҳӣ-библиографияи китобхонаҳо», «Баъзе масоили омӯзиши библиографияи давлатии тоҷик», «Равандҳои асосии фаъолияти библиографияи китобхонаҳо», «Истифодаи технологияи мӯсирӣ иттилоотӣ дар иттилооткунӣи фарҳанги маънавий» ва ғайра мебошанд.

Ҳамзамон, дар бознашри китобҳои дарсии устодон, таҳрири китоби дастурҳо, инчунин таҳияи библиографияи шарҳиҳолии шахсиятҳои шинохтаи илму фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон қорҳои зиёдро ба анҷом расондааст.

Саҳми ӯ дар таҳияи якҷанд барориши «Адабиёт оид ба фарҳанг ва хунари Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва таҳрири силсиланашрияи «Тақвими санаҳои ҷашнии Ҷумҳурии Тоҷикистон» назаррас аст.

Дар бораи ҳаёт ва фаъолияти ин олимони варзида ҳампешагону мутахассисони соҳа меҳрономаҳои зиёд, ба мисли «Ба муҳаққиқи ҷавон оид ба сарчашмаҳои соҳаи китобдорӣ», «Махзани маърифат», «Дуррест, ки медуррахшад», «Рӯзгоре барои ибрат», «Таригбари каломии бе-назир», «Номи неки муаллим» навишта, саҳми уро дар рушди илми библиографияшисонӣ, омодамонии мутахассисон, пешрафти соҳаи китобдорӣ арзишманд баҳогузорӣ кардаанд.

Бурҳониддин КАРИМЗОДА, «Садон мардум»

Аз пай мактуб

ҶАРО ҚОРХОНАИ «ОРИЁН - РУСТАМ» АЗ ФАЪОЛИЯТ МОНД?

«Мо - қоркунони Ҷамъияти дорои масъулиятш маҳдуди «Ориён - Рустам» - и шаҳри Қўлоб аз 13 июни соли қорӣ то ин дам бинобар сабабҳои беасос ҳомӯш намудани барқи қорхона фаъолият надорем. Ҳар кадоми мо 2 - 3 фарзанд дорем. Онҳоро ҳўрондану пўшонидан лозим. Намедонем арзу шикоятмонро ба кучо гўем. Аз шумо - қормандони наشريяи Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон хоҳиш менамоем, ки ба мо барои ҳалли ин масъала ёрии худро расонед».

Ҷунин омадааст дар аризаи шикоятии қормандони Ҷамъияти дорои масъулиятш маҳдуди «Ориён - Рустам» - и шаҳри Қўлоб ба идораи рўзнома. Хабарнигорамон барои омўзиши масъала ба шаҳри Қўлоб рафт.

Ҳангоми вориди бинои қорхона шудан марди миёнасале наздамон баромад ва худро Амриддин Рустамов, роҳбари қорхона муаррифи карда, гуфт:

- 14 июни соли равон як ғорўх қормандони Шабақаҳои барқи ҷумҳурий яқҷо ба қормандони Шабақаҳои барқи шаҳри Қўлоб ва минтақаи Қўлоб вориди қорхона шуданд. Дар ҳудуди қорхона ду зеристгоҳ вучуд дорад. Яке зеристгоҳи «ЛКА - 22», ки ба соҳибқори инфиродӣ Ғафуров Тағаймурод, дигар зеристгоҳи «ЛКА - 16» ба ҚДММ «Ориён - Рустам» мансуб аст. Зеристгоҳе, ки ба соҳибқори Ғафуров Тағаймурод тааллуқ дорад, дар барномаи Шабақаҳои барқи пайаваст набаудааст. Ҳисобкунакро санҷиданд, маълум гардид, ки фаъол аст, аммо дар барномаи ворид нест. Ба ҳамин хотир, барқи зеристгоҳи «ЛКА - 22» ва «ЛКА - 16» - ро ҳомӯш карданд. Дар ҳолати қатъ шудани интиқоли неруи барқ қорхонаи мо низ аз зеристгоҳи «ЛКА - 22» барқ мегирифтӣ маблагашро сари вақт пардохт мекардем. Нисбат ба соҳибқори инфиродӣ Ғафуров Тағаймурод санад тартиб доданд, ки ба мо дахл надорад. Аммо барқи моро бе огоҳӣ ҳомӯш карданд.

Ҳангоми ҳомӯш гардидани қувваи барқ дар деҳҳои қорхона беш аз 1700 қилограмм гўшти гўсфанд ва 20 тоннаву 500 қилограмм фарши мурғ вучуд дошт, ки вайрон шуданд. Дар баробари ин, ядхонҳои қорхона низ пур аз маҳсулоти нимтайёри

гўшти буданд. Дар маҷмўъ, 647 ҳазору 330 сомонӣ зарар расид.

Дар қорхона 36 қорманд фаъолият мекарданд. Дар баробари панҷ сех, фермаи парандапарварӣ низ фаъолият мекунад, ки имкони парвариши 20 ҳазор сар парандаро дорад. Ҳасибҳои истеҳсолкардаи ҚДММ «Ориён - Рустам» на танҳо дар минтақаи Қўлоб, балки дар мағозаҳои шаҳри Душанбе ва вилояти Суғд низ ба ғорўш бароварда мешавад. Таъхизоти қорхона замонавӣ буда, аз давлатҳои Олмон, Полаша ва Федератсияи Россия оварда шудааст. Бо мақсади сарфа кардани қувваи барқ таъхизоти замонавию харидорӣ қардем, ки бо ангишт қор мекунад. Мо - соҳибқорон ҳамеша дастуру супоришҳои Пешвои миллат, Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сармашқи қор қарор дода, қўшиш мекунем, ки соҳаи санаотро тараққӣ дода, сокинонро бо ҷои қор ва маоши хуб таъмин намоем.

600 ҲАЗОР СОМОНӢ ҚАРЗИ БАРҚ АЗ КУЧО ПАЙДО ШУД?

Вобаста ба мушқилооти қойдошта хостем бо сардори Шабақаҳои барқи Қўлоб Наврўз Қишваров ҳамсухбат шавем. Мутаасифона, ўро дар ҷои қор пайдо накардем. Дар сўхбатаи телефонӣ гуфт, ки дар маҷлиси Шабақаҳои тақсимоти барқи минтақаи Қўлоб хаст. Вақте омад, аз наздик сўхбат мекунем. Мутаасифона, дигар на дар ҷои қораш пайдо кардему на ба занғҳои телефонӣ ҷавоб дод.

Фарҳод Мирзоев, роҳбари тичорати Шабақаҳои барқи Қўлоб дар сўхбат гуфт, ки ҚДММ «Ориён - Рустам» аз Шабақаҳои барқ анқариб 600 ҳазор сомонӣ қарздор аст. Аммо Амриддин Рустамов, директори қорхона гуфтаҳои Мирзоевро ботил ҳонда афзуд, ки қорхона аз барқ қарздор нест, балки 662 сомонӣ пешпардохт дорад.

ҶАМИ ҚОРМАНДОНРО КӢ МЕХўРАД?

Зане, ки худро Солиҳова Назокат муаррифи қард, пиламондона гуфт: «Таи 8 сол дар қорхона ба ҳайси мутахассис - технолог қор мекунам. Соҳибӣ қор фарзандам. Қорхона, ки қор накунад, аз кучо маблаг меёбад, то барои фарзандон сарулибоси мактабӣ ҳарам. Дар як сеҳи қорхона беш аз 20 зан қор мекарданд. Агар қувваи барқ бошад, 60 сомонӣ дар як рўз қор мекунем. Қӣ қор қунам?» - суол гузошт ӯ.

Фарзона зани дигаре, ки дар сеҳи ҳасиббарорӣ қор мекард, аз набадани неруи барқ ниғаронӣ карда, гуфт: «Ду моҳ шуд, ки қорхона аз сабаби набадани барқ қор намекунад. Ҳоламон бад аст. Намедонем, ки ба кучо муроҷиат қунем?».

Магар масъулини ШСХК «Барқи Тоҷик» дар ҳомӯш кардани қувваи барқи қорхона ва бе ҷои қор мондани 30 сокини маҳаллиро аз рӯи адолат медонад? Бо ҳомӯш кардани қувваи барқ соҳаи санаот дар Қўлоб рушд мекунад?

Темир Табаров, сардори ФЧСК «Шабақаҳои тақсимоти барқ» дар



шаҳри Қўлоб 13 июли соли 2022 зими нишастӣ матбуотӣ сабаби ҳомӯш кардани барқи ҷамъятро чунин шарҳ дод: «Дар зеристгоҳи ҚДММ «Ориён - Рустам» ҳисобкунаки интелектуалӣ насб гардидааст. Вақте ки дар ҚДММ «Ориён - Рустам» қоидавайронкунӣ шуд, ҳисобкунак оғоҳ кардааст. Опера-торон бо назорати ҷамъияти дар яқҷоягӣ ногаҳонӣ вориди қорхона шуда, қоидавайронкуниро ошқор қорбарӣ филиал Т. А. Табаров ҷавоб гардониданд, ки дар он ома-тадааст: «Филиали Ҷамъияти саҳомии қушодаи «Шабақаҳои тақсимоти барқ» дар шаҳри Қўлоб бо имзои роҳбари филиал Т. А. Табаров ҷавоб гардониданд, ки дар он ома-тадааст: «Филиали Ҷамъияти саҳомии қушодаи «Шабақаҳои тақсимоти барқ» дар шаҳри Қўлоб аризаи шуморо аз 2 августи соли 2022 тахти №30/023 мавриди баррасӣ қарор дод. Дар аризаатон овардаед, ки аз 13 июни соли қорӣ, бинобар сабаби беасос ҳомӯш намудани барқ дар қорхона беқор мондаед. Қор накардану бе музди меҳнат монданатон гарон афтодааст...».

Чунин тарзи ҷавобнависиро бори аввал беминамӣ ва ҳайрон ҳам шудам, ки «қор накардану бе музди меҳнат монданатон гарон афтодааст», қӣ маъно дошта бошад?

Дар қои дигар чунин навишта шудааст: «Ҳангоми гузаронидани санҷиш аз ҷониби Идораи таъминку-нандаи барқ (ЧСК «Шабақаҳои тақ-симоти барқ» ва Шабақаҳои барқи шаҳри Қўлоб) 14 июни соли 2022 дар қорхонаи шумо фаъолиятдошта муайян карда шуд, ки бинобар ошқор намудани қонуншиканиҳо

мерасонем, ки 36 нафар бе ҷои қор монданд».

Бояд гуфт, ки баъд аз мактубҳои пай дар пай 16 августи соли 2022 аз тарафи Филиали Ҷамъияти саҳомии қушодаи «Шабақаҳои тақсимоти барқ» дар шаҳри Қўлоб бо имзои роҳбари филиал Т. А. Табаров ҷавоб гардониданд, ки дар он ома-тадааст: «Филиали Ҷамъияти саҳомии қушодаи «Шабақаҳои тақсимоти барқ» дар шаҳри Қўлоб аризаи шуморо аз 2 августи соли 2022 тахти №30/023 мавриди баррасӣ қарор дод. Дар аризаатон овардаед, ки аз 13 июни соли қорӣ, бинобар сабаби беасос ҳомӯш намудани барқ дар қорхона беқор мондаед. Қор накардану бе музди меҳнат монданатон гарон афтодааст...».

Чунин тарзи ҷавобнависиро бори аввал беминамӣ ва ҳайрон ҳам шудам, ки «қор накардану бе музди меҳнат монданатон гарон афтодааст», қӣ маъно дошта бошад?

Дар қои дигар чунин навишта шудааст: «Ҳангоми гузаронидани санҷиш аз ҷониби Идораи таъминку-нандаи барқ (ЧСК «Шабақаҳои тақ-симоти барқ» ва Шабақаҳои барқи шаҳри Қўлоб) 14 июни соли 2022 дар қорхонаи шумо фаъолиятдошта муайян карда шуд, ки бинобар ошқор намудани қонуншиканиҳо

истифодаи неруи барқ ҳомӯш гар-донда шудааст...».

Муовини раиси вилояти Хатлон З. Файзуллозода 25 июли соли 2022 ба мактуби роҳбари ҚДММ «Ориён - Рустам» - и шаҳри Қўлоб чунин ҷавоб гардонидаст:

«Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон муроҷи-ати шуморо аз 18 июли соли 2022 тахти рақами №14 қиҳати ҳомӯш кардани барқ дар қорхона аз ҷониби «Шабақаҳои тақсимоти барқ» - и минтақаи Қўлоб мавриди баррасӣ қарор дод.

Тибқи маълумоти ҚДММ «Ори-ён - Рустам» - и шаҳри Қўлоб аз 14 июни соли 2022 барқи қорхона бе огоҳӣ аз ҷониби қормандони «Шаба-қаҳои тақсимоти барқ» - и минтақаи Қўлоб ҳомӯш карда шуда, 30 тонна маҳсулоти гўшти, аз ҷумла маҳсу-лоти нимтайёри гўшти (ҳасибҳои гуногун), ба маблагӣ 76 ҳазору 480 сомонӣ, гўшти гўсфанд - 85 ҳазор сомонӣ ва фарши мурғ - 485 ҳазору 850 сомонӣ, ҳамагӣ ба маблагӣ 647 ҳазору 330 сомонӣ вайрон шуда-аст...».

Дар банди дигари мактуби муо-вини раиси вилояти Хатлон З. Фай-зуллозода чунин нигошта шудааст: «Дар асоси гузориши ЧСК «Шаба-қаҳои тақсимоти барқ» қарздорӣ

587 ҳазору 707,03 сомонӣ буда, ба соҳибқори инфиродӣ Ғафуров Т. Тааллуқ дорад. ҚДММ «Ориён - Ру-стам» дар асоси санади муқоисавӣ ба 1 июни соли қорӣ 662 сомониро 58 дирам ҳақдор мебош

КИЛКЕ, КИ ЗЕБОЙ МЕОФАРАД

Зотан инсонҳои соҳибистеъдоду бодфазл дар ниҳояти хоксорӣ қарор мегиранд. Онҳо дунёи дигар дошта, ба дунёи ҳаёлоту андешаояшон ғунаваранд.

Ҳашамату карруфарро наменписанданд ва гоҳо хислатҳои булачаб ҳам доранд. Атрофиён ҳам аз рисолат ва манзалати онҳо дер бохабар мешаванд. Ин ҳама нишонро дар рафиқи даврони мактабиам Сайфулло ёфтаам. Ҳашт соли расо дар мактаби миёнаи умумии ноҳияи №2 - и ноҳияи Фарҳор ба номи Садриддин Айни ман дар синфи тоҷикӣ, ӯ дар синфи ўзбекӣ таҳсил мекардем. Аҷиб он аст, ки устоди аввалин ӯшҳо маълумоти ман ба илҳомбахши ман ба адабиёт Тўхтабӣ Юлдошеви миллаташ ўзбек, аз ҷумлаи бехтарин муаллимони фанни забон ва адабиёти тоҷик буданд. Баъдтар, дар маҳаллаи мо мактаби нав бунёд ёфту моро ба он ҷо гузарониданд. Агарчи одат карда будему бароямон ин мактаб, ки бисёр шахсиятҳои номоёни давлатию ҷамъиятиро ба кишвар ҳада кардааст, хеле азиз буд.

Ба дунё омадани мо ба 14 - умин солгарди Рӯзи Ғалаба бар фашизми Германияи рост омад. Ба хотири дар даромадгоҳи Заводи калони рағванбарорӣ воқеъ гаштани кўчаамон он номи «Заводская» - ро гирифт ва мо шоҳиди рост шудани аввалин симчўбо барои кашидани хати барқ будем. То ин фурсат маркази ноҳия аз ягона дизели дар назди сарҳади байни Тоҷикистон-у Афғонистон устуворбуда яқоя бо сарҳадбонҳо бо кўваии барқ таъмин мегашт. Дар кўчаамон телевизорӣ сиёҳу сафедро намедонистем, падарам харида овард. Мутаассифона, бо амри қадиме аз роҳбарияти воломақом солҳои 70 - уми асри XX корхонаи рағванбарорӣ вайрон ва ба ғўшаи дигари мамлакат насб шуд. Дар қисмате аз ҳудуди завод бинои нави мактаби таҳсилоти миёнаи умумии № 1 барои русзабононро сохтанд. Ҳамин тариқ, кўчаи мо ба хотири дар байни ду мактаб қарор доштан, номи «Школьная» - ро гирифт. Солҳои 90 – уми асри гузашта дар Комичроияи шаҳрак қор мекардам, номгузории нави кўчаҳо ба ман вогузор шуду он номи Қасрамони халқи тоҷик - Восеъро гирифт.

Бо сабаби камбудии мактаб аз деҳаҳои атроф фарзандони ўзбекзабонҳо ро автобус ба мактаби ба номи С. Айни овардаю мебарданд. Дар ду баст дарс мегузашту ҳар синф аз чор гуруҳ иборат буд. Муҳимтар аз ҳама, дар ноҳияи намоёнди қариб бист халқу миллат ахлу тифок қору зиндагӣ мекарданд ва байриточиқҳо, аз ҷумла русҳо, забони тоҷикӣро чун забони модаринашон медонистанд.

Маҳаллае, ки дар он ҷо Сайфулло мезист, дар муқоиса бо маҳаллаи мо ба хатти сарҳад, ки дарёи Панҷ ҷудо мекунад, наздиктар воқеъ аст. Ҳашт

қабули зарфҳои шишагинро бобои Апи кушода буд. Модараш зани меҳрубоне буд, пирожкию лимонаду шириниҳо мефурўхт. Сайфулло ро падар ўзбек ва модар тоҷик буданд. Бобои Апи баъзан дар ҳазлҳои дўстона, ки ба мансубияти миллии ӯ ишора мешуд, посух меод, ки тоҷики асил манам, ҳамин фамилияам «Кулла» исботи он аст. Ба нақли Сайфулло, вақти гирифтани шиноснома бародару хоҳарон миллати худро ўзбек навиштад. Аҳмадҷон ном марди ўзбек дар мизи шиносномадиҳӣ қоргузор қор мекард. Сайфулло аъзои оиларо ба беадолатӣ ва «миллатчиғӣ» гунаҳқор карда, дар шиноснома худро тоҷик нишон дод. Ана, ҳамин хел одам аст Сайфуллои мо.

Солҳо пай ҳам гузаштанду ҳар кас ба ҳар сў парешон шудем. Баъд аз хизмати ҳарбӣ ва таҳсил дар университет, муддате дар рўзномаи ноҳиявии «Гулистон» ба қор пардохтам. Рўзе Сайфулло ворида идора шуду хоҳиши тарҷума кардани шеърашро аз ўзбекӣ ба тоҷикӣ кард, ки қамина он айём, ҳатто фикри ҷиддӣ машғул шудан ба қори эҷодиро ҳам надоштам. Мазмуни шеърашро бо тоҷикӣ ба ман фаҳмонд ва дар саҳифаи



баъдии рўзнома тарҷумаи он шеър ба ҷоп расид, ки ба ӯ писанд афтод. Мисраи дар ёд монда: «Ба сўи кас ҳаво санге надодам!»

Баъдтар Сайфулло ба пойтахт омад. Даргирҳои солҳои навадум дар ҷумҳурий руҳ доданд. Аз соли 2008 боз робитаи эҷодиямон бо мавсуф барқарор гашт. Аз рўзноманигирию шоирии Сайфулло дарак доштам, вале аз ҳунари волои расомиаш хеле дертар бохабар шудам. Акнун дар паҳлуи расоми маъруфи тоҷик, устод Сабаалӣ Шарифзода, Расоми халқии Тоҷикистон, ки зодаи Фарҳорзамин аст, боз моникалами ҷирадастери дарёфтам. Ростӣ гап, ҳама ахлу ав-



хизмати шоён намудаанд. Маҳз бо маслиҳатҳои бегаразонаи Абдурахмони Ҷомӣ адабиёти классикии ўзбекро Алишер Навоӣ асос гузошта, ҳамчунин бо таҳаллули Фойи ба эҷоди асарҳои назмӣ бо забони форсӣ - тоҷикӣ пардохт. Дўсти ин ду шахсияти барҷаста бехтарин намунаи дўстӣ миёни халқу миллатҳо ба ҳисоб меравад.

Хушбахтона, алҳол Сайфулло Қулаев, шоир, рўзноманигор, мутарҷим,



рассом, узви Иттифоқи рўзноманигори-ни Тоҷикистон, узви Иттифоқи расо-мони Тоҷикистон, мутарҷими ашъори шоирон Бозор Собир, Лоиқ Шерали, Низом Қосим, Гурез Сафар, Ниҳонӣ ва чанде дигарон дар китоби дастаҷамъии «Автопортрет» бидуни музду миннате, рисолати тарҷумониро муваффақона пеш бурда истодааст. Тарҷума аз шахс донишу малака ва масъулияти ҷидди-ро тақозо менамояд ва ба ин қори ниҳоят мураккабу ифтихорӣ даст задани Сайфулло Қулаев аз байрати дилпурӣ ӯ шаҳодат медиҳад. Далели ин гуфтаҳо нафосату қозиб ва таъсирнокӣ худро гум накардани шеърҳои тарҷумашуда дар шакли ўзбекӣнашон мебошад. Шояд то ҷое истеъдоди баланди шоирӣ ва мусаввирии Сайфулло ба ин замина гузошта бошад, аз тарафи дигар, забони тоҷикиро хуб бадад будан ва дар муҳити тоҷикона ба воя расидани ӯ ба ин боис гардидааст. Иқдоми қобили дастгирӣ, ҷаро ки шоирон бисёр до-рем, аммо тарҷумонҳо ангуштшумор. Беҳуда тарҷума дар замони шўравии сермиллат ҷойгоҳи хоса ва мақому мартабаи шоистаро соҳиб набуд. Сайфулло Қулаев ба ин муваффақ шудааст.

Дили беқароре дораду бағоят сиртараддуд аст, вале ба ҳама қор вақт меёбад. Дар баробари маҷмўаи навиштаҳои худ аз дигаронро ҳам мураттаб ва ҷоп менамояд. Маҳз, бо шарофати мутарҷимии ӯ, ки пинҳонӣ аз ман сурат гирифтааст, ҳонанда-гони хушзақӣ ўзбекзабон аз чанде шеърҳои хоксоронаи ман огоҳӣ пайдо кардаанд. Зиндагӣ аҷаб аст. Замоне ман ҳам як шеърӣ Сайфулло ро тарҷу-ма кардам.

Эркин Шукуров, Абдулло Саидов, Искандар Маҳмадалиев, қормандони рўзномаи «Халқ овози» ба эҷодиёти Сайфулло, аз ҷумла тарҷумаи шеърҳо ва маҳорати тасвиркорӣ ӯ баҳои баланди «Эҷодқори гавҳаршинос» дода-анд, ки савд дар савд дурст мебошад. Во овардани асари тасвирии «Хайрбодӣ» ва байти зер, ки баргаке аз эҷодиёти пурғановати Сайфулло Қулаев мебо-шанд, барояш қомебихо орзу мекунем. Зиҳӣ, ҳунари ва ҳунарманд!

Тоҷик, ўзбек аз азал ёру бародар будааст, Соҳиби илҳому аз девону дафтар будааст.

Мирзо РУСТАМЗОДА, «Садон мардум»

БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНОНУ ПУДРАТЧИЁН!

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Агентии харидаи давлатии мол, қор ва хизматрасони назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд - мақомоти ва-колатдор) ва ташилотҳои харидор довлалабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмуноҳои харидаи номгуӣи зерини мол, қор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

т/р	№ лот	Ташкилоти харидор	Мавзӯи харида	Усули харида	Навгӣи харида	Миқдори номгуӣ	Санаи анҷоми қабули дархостҳо
1	411356	Муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии 39-и ноҳияи Рӯдакӣ	Таъмири ҷории қисми берунии бинои муассиса	Озмуни харида аз тариқи иштироки номаҳдуд	Қор	1	16.09.2022 09:00:00
2	411352	Беморхонаи шаҳрии шаҳри Бӯстон	Доруворӣ ва лавозимоти тиббӣ	Озмуни харида аз тариқи иштироки номаҳдуд	Мол	117	26.09.2022 16:10:30
3	411353	Ҳадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт	Мебели идоравӣ	Озмуни харида аз тариқи иштироки номаҳдуд	Мол	7	26.09.2022 16:50:10
4	411354	Муассисаи давлатии «Беморхонаи марказӣ ба номи Уроқбой Разоқов» - и шаҳри Панҷакент	Таҷҳизоти тиббӣ	Озмуни харида аз тариқи иштироки номаҳдуд	Мол	6	26.09.2022 18:50:00
5	411355	Муассисаи давлатии «Варзишгоҳи ба номи 20-солагии Истиқлолияти Тоҷикистон» дар шаҳри Хучанд	Азнавбарқароркунии намо ва даромадгоҳи варзишгоҳ ва васлкунии ҷароғҳои асосии майдони варзишӣ дар муассиса	Озмуни харида аз тариқи иштироки номаҳдуд	Қор	1	26.09.2022 19:00:00
6	411361	Шуъбаи маорифи шаҳри Панҷакент	Таъмири асосӣ ва кабудизоркунии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №60-и шаҳри Панҷакент	Озмуни харида аз тариқи иштироки номаҳдуд	Қор	1	27.09.2022 09:50:00
7	411357	Муассисаи давлатии тандурустии «Марказии клиникавии дермато - венерологӣ» - и вилояти Сугд	Инвентари нарм	Озмуни харида аз тариқи иштироки номаҳдуд	Мол	6	27.09.2022 10:10:10
8	411358	Муассисаи давлатии тандурустии «Марказии клиникавии дермато - венерологӣ»-и вилояти Сугд	Ангишт	Озмуни харида аз тариқи иштироки номаҳдуд	Мол	1	27.09.2022 10:10:10
9	411359	Муассисаи давлатии «Қумаки аввалияи тиббӣ - санитарӣ» - и ноҳияи Айни	Таъмири бинои муассиса	Озмуни харида аз тариқи иштироки номаҳдуд	Қор	1	27.09.2022 10:10:10
10	411360	Қорхонаи воҳиди давлатии коммуналии «Меҳмонхонаи Сугдиён» дар шаҳри Хучанд	Халати маҳровагӣ	Озмуни харида аз тариқи иштироки номаҳдуд	Мол	1	27.09.2022 10:10:10
11	411363	Беморхонаи марказии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров	Асбоби эндоскопӣ	Озмуни харида аз тариқи иштироки номаҳдуд	Мол	10	27.09.2022 13:40:00
12	411362	Агентии харидаи давлатии мол, қор ва хизматрасони назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	Молҳои нарм	Озмуни харида аз тариқи иштироки номаҳдуд	Мол	9	27.09.2022 14:00:00
13	411326	Муассисаи таълими давлатии «Литсейи касбӣ - техникаӣ» - и н. Шўғнон	Таъмири бинои муассиса	Озмуни харида аз тариқи иштироки номаҳдуд	Қор	1	27.09.2022 15:00:00

Озмуноҳои харида дар Портали харидаи электронии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон <https://eprocurement.gov.tj> баргузор мегарданд.

Довталабон барои иштирок дар озмуноҳо бояд дар Портали харидаи электронии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шаванд. Бақайдгирӣ роӣгон анҷом дода шуда, довлалабон метавонанд барои қумак ҷиҳати бақайдгирӣ ва иштирок дар


озмуноҳо ба Ҳадамоти дастгирии истифодабарандагони Портал муроҷиат намоёнд.

Довталабоне, ки хоҳиши дар озмуни иштирок қардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт тава-сути филиалҳои БДА «Амонатбанк» ё барномаи мобилии «Амонатмобайл», ҳуҷҷатҳои тендерии худро бояд то вақти дар сутуни «Сана ва вақти қушодани лиффаҳо» муайяншуда

пешниҳод намоёнд. Муҳлати муқар-раршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довлалабон пешниҳодот қабул карда намешавад.

Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кўчаи Шота Руста-велӣ 22.

Ҳадамоти дастгирии истифодабарандагони Портал харидаи электронии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон: 446000304.



соли расо ҳар рӯз 6 километр роҳро тай карда, ба дарс мерафтем. Пайдо карда-ни ҷузвдони мактаби, шиму қостомҳои бачагона мушқӣ буд. Баъзеамон бо ҷузвдон ва аз матоъ дўхташуда мактаб мерафтем ва бо худ рангдону ручкаи перо доштем, ки доимо либосҳоямонро аз беаҳтиётӣ олула мекард. Батадриҷ дўкноҳи дўзандагӣ таъсис ёфтанд ва молҳои фабрикии дар рафи мағозаҳо пур шуд. Он айём зимистон барфи лак – лақӣ меборид, вале лаҳзае қатъ гардидаи барқро ҳам дар он рўзҳои сармо ёд надорам.

Падари Сайфулло бобои Умар ва модараш қорқунони савдо буданд. Русҳо дар маркази ноҳия хеле зиёд мезистанд. Мо бачаҳо кўча ба кўча гашта, зарфҳои холии шишагинро аз онҳо, ки ҳанўз аз эълони қабули шиша дарак надоштад, қамъ карда мефурўхтем, ҷунки аввалин дўкони

лоди Сайфулло ро мешинохтам. Ягон нафаре аз онҳо ба қоғазу қалам сару-қор надошт. Вале Худо ба Сайфулло истеъдоди баланд дода буд. То ҳол ба навиштани ҳабару мақола, шеър ҳикоя ва тарҷумаи шеърҳо бо ду забон машғул аст.

Адабиёт аз бехтарин василаи бо ҳам қарину наздиктар гардонидани мардуми гуногуназабон маҳсуб меёбад. Маълум, ки ин ё он асар танҳо таваассути тарҷу-маи заргарона ба завқамандон пешниҳод мегардад. Боиси хушнудист, ки дар ин самт, баҳусус дар риштаи тарҷумаи асарҳо, миёни тоҷикону ўзбекон таҷри-баи қодиме чун мерос аз гузаштагони бо-маърифат боқӣ мондааст ва ин анъанаи некро чун гавҳараки чашм бодӣ ҳифзу тақвият бахшид. Поягузори ин иқдоми наҷиб Мавлоно Абдурахмони Ҷомӣ ва Алишер Навоӣ маҳсуб меёбад. Онҳо дар таҳкими дўстии тоҷикону ўзбекон



UNDRR
UN Office for Disaster Risk Reduction



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

ҶАМЪИЯТИ ҲИЛОЛИ АҲМАРИ ТОҶИКИСТОН

Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмаи Тоҷикистон (минбаъд - ҶҲАТ), ҷиҳати иштирок дар озмуни тендерии таъмини маводу таҷҳизот аз тариқи иштироки номаҳдуд, ҳама шахсони ҳуқуқӣ ва воқеии хоҳишмандро аз рӯи яқчанд лот, ки аз тарафи шарикони рушд, Қумитаи исломии байналмилла-лии Ҳилоли Аҳмар ва Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмаи Баҳрайн, Салиби сурхи Швейтсария, Федератсияи байналмилалӣи ҷамъиятҳои Салиби Сурх ва Ҳилоли Аҳмар, UNICEF ва USAID BHA маблағгузорӣ шудааст, тибқи таснифоти зерин даъват менамояд:

Лоти 1: Таъмир ва азнавсозии ҳоҷатхонаи мактаби таҳси-лоти миёнаи умумии №28 дар ноҳияи Восеи вилояти Хатлон, ки аз ҷониби Қумитаи исломии байналмилалӣи Ҳилоли Аҳмар ва Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмаи Баҳрайн дастгирӣ меёбад.

Аз рӯи лоиҳаи «Ҳолатҳои фавқулода» Салиби Сурхи Швейтсария:

Лоти 7: Ташкил ва гузаронидани семинари серӯза барои қормандон ва волонтёрони ҶҲАТ дар шаҳри Душанбе барои 34 нафар.

Аз рӯи лоиҳаи «Ташаббуси таҳкими шарикони Ҳазинаи қўдакони СММ (ЮНИСЕФ) ва ФБҶ СС ва ҲА бо маблағгузо-рии ЮНИСЕФ:

Лоти 14: Таъмиру тармими Маркази идорақунию иттилоотии изтироӣ:

Лоти 15: Харидаи таҷҳизоти техникаӣ.

Аз рӯи Барномаи «Тақвияти иқтисодии маҳаллӣ ва миллии ҷиҳати омодагӣ ва воқуниш ба ҳолатҳои фавқулода дар қишрҳои аз заминларза ва офатҳои табиӣ осебпазири Осиёи Марказӣ», аз ҷониби Бюрои қумакҳои башардўстонаи

Оҷонсии ИМА оид ба рушди байналмилалӣи маблағгузори мешавад (USAID/BHA):

Лоти 20: Таҷҳизот ва либосаи маҳсус (униформа) барои аъзои қумитаҳои маҳал оид ба ҳолатҳои фавқулода ва гуруҳҳои миллии воқуниш ба ҳолатҳои фавқулода;

Лоти 21: Ҷопи маводҳои иттилоотӣ ва тайёр намудани лавҳаҳои иттилоотӣ.

Барои иштирок дар озмуни тендерии навбатӣ тақлифи расмӣ дар ҳусуси иштирок дар озмуноҳои тендерии баргузоршаванда, нусхаи ҳуҷҷатҳо, аз қабили сертификат оид ба бақайдгирӣи расмӣ дар мақомоти давлатӣ, маълумотнома аз Қумитаи андозаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ё зерсхотхорои он дар ҳусуси ҳамчун шахси ҳуқуқӣ ва соҳибқори инфиродӣ баромад намудан, инчунин мавҷуд набудан дар рӯйхати ба сифати қарздор ё бе-маъсул дар назди дигарон (дорои иҷозатномаи дахлдор будани шахси ҳуқуқӣ ё соҳибқори инфиродӣ) лозим аст.

Талаботи зикршуда шартҳои асосии озмуни тендерии бар-гузоршаванда ба ҳисоб меравад.

Барои гирифтани маълумот ва таснифоти асосӣ ва иловагӣ хоҳишмандон метавонанд дар вақти соатҳои қорӣ бо рақамҳои телефони 224 - 42 - 85 занг зананд ё тариқи расмӣ бо суроғаи: шаҳри Душанбе кўчаи Ҷ. Яҳём, 120 ба унвони шуъбаи таъми-ноти моддио техникаи «Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмаи Тоҷикистон», муроҷиат намоёнд.

Ҷамъияти Ҳилоли Аҳмаи Тоҷикистон пурра ва қисме тақлифхоро, ки нархҳои пешниҳодшуда нисбатан паст нишон дода мешаванд, қобили қабул намешуморад.

Муҳлати охири пешниҳоди ҳуҷҷатҳо: то 20 сентябри соли 2022, соати 09⁰⁰ бо вақти Душанбе муайян карда мешавад.

Хонандагони азиз, инчунин метавонед ҳабару гузориш ва матолиби мукаммалу таҳлилиро аз сомонаи интернетии рўзнома бо нишони WWW.SADOIMARDUM.TJ дастрас намоед.

Бисёрро афсонӣ гуянд ки онҳо азидон ва ақилон ҳастанд.

Садон мардум

САРМУХАРРИР
АМИННЁН Ҳуҷаназар Файзулло

«САДОИ МАРДУМ» - ба забони тоҷикӣ.
Муассис - Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Рўзнома ба тарзи офсет дар ҚВД КТН
«Шарқи овоз» ҷоп шудааст.

ИНДЕКСИ ОБУНА - 68852

ҲАЙАТИ ТАҶВИРИЯ:
Маҳмудҷон Усмонов, Далер Абдулло, Ориф Ёдгоров, Сайфиддин Суннатов, Тилло Неккадамов, Абдумачид Муродов, Бурҳониддин Каримов

Рўзномаи «Садон мардум» 17 март соли 2019 дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон аз нав сабти ном шуд. Рақами қайд 122/Р-97

Дар «Садон мардум» ба хотири чанданашагӣ матолибе низ нашр мешавад, ки идораи рўзнома зимнан метавонад бо муаллифон ҳамақайда набошад ва масъулияти онро ба душ нагирад. Ҳаҷми мавод (ғайр аз мақолаҳои расмӣ ва суворишӣ) бояд аз шаш саҳифаи диунтервалӣ зиёд набошад. Дастнавишо ва суратҳо ба муаллифон пас гардонида намешавад.

Ба ҷопаш 8 сентябри соли 2022, соати 15:40 иҷозат дода шуд. Адаби нашр 33460 нусха

НИШОНИИ МО: шаҳри Душанбе, хиббони Саъдии Шерозӣ 16. **ТЕЛЕФОНҲО:** қабулгоҳ - 238-53-71; Сармуҳаррир - факс - 221-36-04; муовини яқум, роҳбари шабакаи муҳбирони маҳсус - 238-53-56; муовин - 238-54-52; котиби масъул - 238-59-32; муҳаррири шуъбаи сиктори давлатӣ, қонунгузорӣ ва тартиботи ҳуқуқӣ - 238-58-95; муҳаррири шуъбаи иқти-содӣёт ва иҷтимоӣёт - 238-52-97; шуъбаи маънавият, иттиҳодҳои ҷамъиятӣ ва илмҳои қор - 238-58-93; муҳаррири шуъбаи номҳо, аҳбор, муносибати байнипарлуомӣ ва робита бо ҷомеа - 238-58-91; муҳрибот - 238-53-49; шуъбаи эълон - 238-54-57; муҳбирони маҳсус дар ВМКБ - 93-355-51-03, 93-458-65-69; Бохтар - 919-67-88-78, Қўлоб - 985-82-81-97, Хучанд - 92-773-28-76, водии Зарафшон - 93-439-88-38, ноҳияҳои минтақаи Рашт ва ноҳияи Санғор - 918-68-40-17.

МО ДАР ШАБАКАИ ИНТЕРНЕТ: www.sadoimardum.tj **ҶОПТАИ ЭЛЕКТРОНИИ МО:** sadoimardum@yandex.ru

Навбатдори шумора
А. Мирзозода

Тарроҳони компютерӣ
Т. Қўрбонов ва Ф. Таушаров